


Мамлакати Арабистони
Сауди
Вазорати таълими оли
Донишкадаи исломии
Мадинаи Мунаввара
Имодаи баҳси илми
Қисми тарчума




www.iu.edu.sa

Аркони Имон

Таҳия ва тасҳеҳи: Мусаби Ҳамза

2010 - 1431

islamhouse.com



www.iu.edu.sa

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عمادة البحث العلمي

قسم الترجمة

أركان الإيمان

بالطاجيكية

ترجمة: إمام شريوف

مراجعة و تصحيح: مصعب حمزة

2010 - 1431

islamhouse.com

Ба номи худованди баҳшандай меҳрубон
Аркони Имон

Аркони имон чунин аст:

Имон ба Аллоҳ таъоло ва фариштагонаш ва китобҳояш ва паёмбаронаш ва ба рӯзи Ҷазо ва тақдирни некиу бади.

Худованд мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٩﴾ وَلَكِنَّ الَّرَّبَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَئِكَةَ وَالْكِتَبِ وَالنِّبِيِّنَ ﴿١٧٧﴾ الْبَقْرَةُ: ١٧٧

Худованд мефармояд:

«Лекин некҳкор, қасест, ки ба Аллоҳ таъоло ва ба рузи қиёмат ва ба фариштагону китобҳо ва паёмбарон имон биёварад» Сураи Бақара: 177

Худованд мефармояд:

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ الْبَقْرَةُ: ٢٨٥

Худованд мефармояд:

«Паёмбар ва мұмминон ба он үзіле, ки аз назди Худованд нозил шуд, имон овардан. Ҳар яки онҳо, ба Аллоҳ таъоло ва фариштагонаш ва китобҳояш ва паёмбаронаш имон овардан (ва мегүянд) мо байни паёмбарони Худо үздікіләрдің намекунем ва гүянд, ки шунидем ва итоат кардем. Магфирати худатро, парвардигоро таманно дорем ва бозгашиб ба сүи тустан». Сураи Бақара: 249

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٩﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ يَقْدِرُ ﴿٤٩﴾ الْقَمَرُ: ٤٩

Ва боз Ў таъоло мефармояд:

«Моён тамоми чизҳоро бо тақдир халқ кардаем»

Сураи Қамар:49

وقال ﷺ: "إِيمان أَن تُؤْمِن بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِن بالقدر خيره وشره". [رواه مسلم].

Паёмбари гиромиқадр, саллалоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд:

«Имон — гаравидан ба Худо ва фариштагонааш ва китобҳояши ва паёмбаронаш ва ба рӯзи охират ва гаравидан ба тақдири неки ва бади,ки ҳама аз Худо аст» Имом Муслим ривоят кардаанд.

Имон: Ин сухан ё қавл бо забон, бовари бо дил ва бо аъзои худ амал кардан буда, бо тоату гаравидан зиёда шавад ва бо исёну сарнафаровардан кам шавад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُوَّتُهُمْ
وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَةٌ، زَادَتْهُمْ إِيمَنًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ الأنفال: ٢ - ٤

Худованд мефармояд:

«Ҳаққост, ки муъминон (яъне имон овардагон) онҳоянд, ки чун зикри худоро карда шавад, дилҳояшон биларзад ва чун ишонро оятҳои ў таъоло тиловат карда шавад, имонашон зиёдтар шавад ва бар парвадигори худ таваккул ва тақя кунанд. Ишон чунин зотҳоянд, ки намозро барпой доранд ва аз он чизҳое, ки Худо онҳоро ризқманд кардааст, нафақа кунанд. Ишон муъминони барҳаққанд. Барои онҳо дар назди парвардигорашон дараҷаҳо ва магфират (пӯшиданни гуноҳҳояшон) ва ризқи некӯст». Сураи Анфол 2-4

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُلِّهِ وَرُسُلِهِ، وَأَلَيْوِمْ أَلَّا خِرْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ النساء: ١٣٦

Худованд иршод мефармояд:

«Касе, гар ба Худову фариштагонаш ва ба китобҳою паёмбаронаш, ва ба рӯзи қиёмат кофир шавад, ў хеле гумроҳ шудааст» Сураи Нисо-136

Имон (бовари) бо забон мешавад, монанди зикр, дуъо, амр ба маъруф ва наҳӣ аз мункар, Курон хондан ва ғайраҳо. Ва имон овардан бо дил низ бошад, монанди бовари кардан ба ягонагии Аллоҳ таъоло дар рубубийят (парвардигор ва тарбият кунанда) ва дар улухийят (лоиқи парастиш) ва дар асмо ва сифоташ (яъне имон ба ин ки ў таъоло дорои номҳою сифатҳост). Ҳамчунин, воҷиб донистани ибодати Аллоҳ таъолои ягонаи бешарик ва он чизҳое, ки дохили ин навъи имон аст, монанди ният ва мақсад. Ҳамчунин зери имон, корҳои дил низ дохил аст, мисли дӯстдоштани Худо ва аз ў тарсидан, бозгашт ва такя бар ў карданаст. Ҳамчунин амали аъзоҳо дохили имон аст, мисли намоз, рӯза ва дигар руқнҳои Ислом ва ҷиҳод дар роҳи Худо ва талаби илм ва ғайраҳо.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ إِيمَنَهُ زَادَهُمْ إِيمَنًا ﴾ الأنفال: ٢

Аллоҳ таъоло мефармояд:

«Ва ҷун онҳоро (яъне муъминонро) оятаҳои Худо тиловат карда шавад, имонашон зиёда гардад» Сураи Анфол:2

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوا إِيمَنًا مَّعَ إِيمَنِهِمْ ﴾ الفتح: ٤

Ва боз мефармояд

«Ўст таъоло, ки дилҳои муъминонро ороми фуруд оварад то, ки бар имонашон боз имон зиёда гардонад» Сураи Фатҳ: 4

Харгох, ки тоату ибодати банда зиёд гардад, имони ў зиёд шуда, чун тоат ва қурбати ў кам шавад, имон низ кам гардад. Гуноҳҳо имонро таъсир кунад ва чун он куфри акбар ё ширки акбар бошад, асли имонро аз беху решаш барканад ва чун ба ғайр аз ин ду бошад, камоли имони матлубро биравонад ва ё ҷилоашро тираву нотавон бигардонад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ النساء: ٤٨

يَشَاءُ ﴿٤٨﴾ النساء: ٤٨

Худованд мегӯяд:

«Ҳароина Худованд, агар ўро ширк оварда шавад онро намебахшад ва гайр аз ширк дигарашро аз касе, ки хоҳад дар гузарад» Сураи Нисо: 48

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً أَلْكُفِيرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ

إِسْلَمٍ هُمْ ﴿٧٤﴾ التوبه: ٧٤

Ва боз мефармояд:

«Ба Худо қасам ҳўранд, ки ин суханро нагуфтаанд, ҳаққо, ки калимаи куфрро ба забон оварданд ва баъд аз он, ки ба Ислом гаравиданд, кофир гаштанд.»

Сураи Таъба: 74

وقال ﷺ: لا يزني الظاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن،
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن". [متفق عليه].

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

«Шахси зинокор ҳангоми зино имони пурра надорад ва шахси дузд, ҳангоми дузди имони пурра надорад ва шаробхур ҳангоми шаробнӯши имони пурра надорад».

Рукни аввал:

Имон ба Аллоҳ азза ва ҷалла:

1- Баёни ҳақиқати имон ба Худо.

Бояд донист, ки имон ба Худо бо чунин чизҳои дар зер омада тасдиқ ҳоҳад шуд:

Аввалан:

Бояд иътиқод кард, ки барои ин коинот парвардигори ягонаест, ки дар ҳалқу мулк, тадбиру тасарруфу корҳои ин коинот, аз қабили ризқ ва тавонои ва феъл ва миронидану зинда гардонидан ва фоидаву зарар расонидан, ўро дигар Худое набошад. Дар дasti ўст малакути замину осмонҳо ва ў ба тамоми чиз тавоно, ба тамоми чиз доно, касеро муҳтоҷ набошад. Тамоми амрҳо ўрост ва ҳама неки дар дasti ўст. Дар корҳояш вайро ёваре набуда ва низ бар амри ў ғолибе набошад. Балки тамоми ҳалқ чи малоикаву чи инсу Ҷин, ҳама ғуломи ўянд. Касе аз ишон аз мулку тавонои ва ҳоҳиши ў таъоло намебарояд. Корҳои ў таъолоро ададу ҳисобе набошад. Ҳамаи ин хусусиятҳо, ҳамаги ҳаққи ў таъоло буда, ва ғайри ў касе ба он мустаҳик набошад ва касеро ҷуз ў ба ин хусусиятҳо нисбат додан ва ба ў исбот кардани он ҷоиз набошад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُهُ وَرَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً
 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴿٣﴾ الْبَقْرَةُ: ٢١ - ٢٢

Худованд мефармояд:

«Эй мардум парвардигоре, ки шуморо ва пешиниёни шуморо ҳалқ кардааст паастииш кунед, шояд аз ў битарсед. Ўст, ки заминро барои шумо ҳамвор кард ва осмонро бино кард ва аз осмон обро фуруд овард ва ба сабаби он шуморо аз меваҳо ризқманӣ гардонид» Сураи Бақара:21-22

﴿ قُلْ أَللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعْزِيزٌ مَّنْ تَشَاءُ وَتَذْلِيلٌ مَّنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ۲۶
آل عمران: ۲۶

Худованд мефармояд:

«Бигү, эй парвардигори сохиби мулк. Касеро, ки хоҳи мулк дихи ва аз касе хоҳи мулкро бигири. Касеро, ки хоҳи иззат бидихи ва касеро, ки хоҳи хору залил гардони. Тамоми некӯи дар дасти туст ва ту ба тамоми чиз тавоно боши» *Сураи Оли Имрон: 26*

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ ۶ هود: ۶

Худованд мегӯяд:

«*Ва нест ҳеч чунбандае дар руи замин, магар ки ризқу рузии у бар Худост, ва чои мондани уро ва чои нигоҳдоштани уро медонад, Ҳамаи ин дар китоби равшан (яъне Лавҳул маҳфуз) аст*»

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ ... أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ۵۴ الأعراف: ۵۴

Ва боз Худованд мегӯяд:

«Огоҳ бошед, ки оғариниш ва амр Худорост, ва бузург бошад парвардигори оламиён» *Сураи Аъроф:54*

Дуввум:

Бовари ва иътиқод бар ин ки беҳтарин номҳо ва пурратарин сифатҳо мар Худорост. Ин сифатҳо ва номҳоест, ки Худованд барои бандаҳояш дар китобаш ё дар суннати паёмбараш дононидааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٨٠﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ الْأَعْرَافُ:

Худованди пок мефармояд:

«Аллоҳ таъолорост номҳои некӯ, пас бо ин номҳо Худоро дуо кунед. Онҳое, ки дар номҳои Худо илҳод (яъне маънои нолоиқ) меварзанд онҳоро тарк кунед. Ба зуди онҳо ба кардаи худ подош бигиранд»

Сураи Аъроф: 180

وقال ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمًاً، مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وَتَرْ يُحِبُّ الْوَتْرَ".
[متفق عليه].

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд:
«Ҳароина Худорост наваду нуҳ ном. Касе агар онҳоро ҳифз кунад ва маяноҳояшро бифаҳмад ва ба дархости он номҳо Худоро ибодат кунад дохили ҷаннат шавад.
Ва й таъоло тоқ аст, тоқро дўст медорад»

Муттафақун алайҳ.

Ва ин эътиқод бар ду асли бузург қоим аст:

Асли якум- Ҳароина Аллоҳ таъоло дорои номҳои зебо ва сифатҳои волое, ки далолат бар сифатҳои камол карда, ҳеч нуқсоне вайро набошад ва касе ё чизе аз маҳлукоташ дар ин сифтаҳо ў таъолоро монанд ва шарике набошад. Аз Ҷумлаи номҳои Худованди пок «Алҳай» (зинда) буда, ўро сифати «ҳаёт» (зиндаги) аст ва бояд ин сифатро ба ў таъоло бар ваҷҳе, ки бар ў лоиқ аст нисбат бидод ва ин ҳаёт, Худовандро ҳаёти комил ва доим буда, зери ин сифат чанде аз сифатҳои комили й таъоло ҷойгир аст, монанди илм, қудрат, ва ғайраҳо. Ҳаёти Худовандро аз аввал нести нагузашта ва фано бар ў нарасад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٨٠﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا

نَوْمٌ ﴿٢٥٥﴾ الْبَقْرَةُ:

Худованд мефармояд:

«Аллоҳ таъоло чунин Худоест, ки ба қуз ў Худои дигаре набошад. Ўст зиндаву қоим ва барпой. Ўро пинак ва хоб нарасад.» Сураи Бақара: 255

Асли дуввум:

Ҳароина Аллоҳ таъоло аз сифтаҳои ноқису нопурра, мисли хоб кардан, нотавони, нодони, зулм ва гайра, пок буда, ҳамчунин ў аз ин ки маҳлукот бар ў монандие дошта бошанд, поку мунаzzах аст. Пас лозим аст, ки ҳамаи он чизҳоеро, ки Аллоҳ таъоло аз нафси худ ва расулаш низ аз парвардигораш нафй кардаанд, мо низ бояд онро нафй ва дур созем. Ва зидди ин сифатҳоро, ки сифатҳои камол аст ба ў нисбат бидиҳем. Чун аз Худо пинак рафтан ва хоб карданро дур кардем, пас ин исбот бар қоим ва барпой будани ў таъоло далолат хоҳад кард. Боз хобро аз Худо дур кардан, ин далолат бар ҳаёти Худо кунад. Ҳоказо, ҳар сифати нақсе, ки аз Худо дур карда мешавад, ин далолат бар иқори сифате, ки зидди ин сифати нақс, яъне сифати камол аст, далолат мекунад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٣﴾ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ أَسَمِيعُ الْبَصِيرُ

الشوري: ۱۱

Худованд мефармояд:

«Чизе бар мислу монанди ў таъоло набошад ва ў шунавою биност» Сураи Шуро:11

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٦﴾ ... وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ فصلت: ٤٦

Ва боз фармояд:

«Парвардигори ту барои бандажо золим ва ситамгар набошад» Сураи Фуссилат: 46

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٤﴾ ... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴿٤٤﴾ ... فاطر: ٤٤

Аллоҳ таъоло мегӯяд:

«Ягон чизе дар осмонҳову замин Худовандро оғизу нотавон насозад» Сураи Фотир:44

۶۴ ﴿ ... وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا ﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ مريم:

Ва боз бигўяд:

«Va Парвардигори ту фаромӯшкор нест» Сураи Марям: 64

Имон ба номҳою сифоту феълҳои Аллоҳ таъоло, ин роҳи ягонаест барои шинохтан ва ибодати Ў таъоло. Зоро, ки Аллоҳ таъоло дидори поки худро дар дунё барои ҳалқи худ ногузир кард ва барояшон дари маърифат ва илмро боз кард, ки бо воситаи он парвардигори худро шинохта, Ўро мувофиқи ин маърифати саҳеху дуруст парастиш бикунанд. Шахси парастанда он чизеро ки васф мекунад онро бипарастад ва касе, ки сифатҳои Худоро инкор мекунад ў гӯё адам ва нестиро ибодат карда, шахсе, ки Худоро бар касе ташбех мекунад, бут ва санамро парастиш кардааст. Мусалмон бошад Аллоҳ таъолоро ибодат кунад, ки Ў ягонаи бениёз буда, таваллуд накунад ва худ низ таваллуд нашудааст ва касе бар Ў монанду баробар набошад. Ҳангоми исбот кардани номҳои зебои Худо, бояд чунин чизҳоро ба иътибор гирифт:

1- Имон бар пойдории тамоми номҳои зебои Худованд, ки дар Куръон ва дар ҳадисҳо омадааст ва набояд он номҳоро зиёд ё кам кард.

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴾

الحضر: ۲۳ ﴿ ۲۳ ﴾

Худованд мегўяд:

«Ўст он Худое, ки ба ҷуз ў ҳеч маъбуди барҳақке набошад. Подшоҳи ниҳоят пок ва аз ҳама айбҳо солим, амниҳанда, нигаҳбон, голиб, соҳиби ҷабаруту кибриё. Пок аст Алоҳ таъоло аз он чизе ки ба ў шарик меварзанд» Сураи Ҳашр:23

وثبت في السنة أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا الْحَيِّ يَا الْقَيْوَمِ". فقال النبي ﷺ: "تَدْرُونَ بِمَا دَعَا اللَّهُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ". قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى". [رواه أبو داود وأحمد].

«Ва дар ҳадис аз паёмбари гироми омадааст, ки он зоти пок мардеро шуниданд, ки мегуфт: Парвардигоро ман туро пурсонам, ки турост ҳамду ситоши ва Ҷуз ту ҳеч Худое нест ва туи миннатгузору офарандай замину осомонҳо. Э соҳиби бузургиву каромат. Э зиндаву ҷовид. Расули Худо гуфтанд: оё медонед бо чи чизе ў Худоро дую кард: гуфтанд Худо ва расули Худо донотаранд: паёмбар алаиҳиссалом гуфтанд: Қасам ба он зоте, ки ҷонам дар дасти ўст ҳаққо ки Аллоҳ таъолоро бо номи бузурги ў дуъо гуфт, ки агар бо он ном Худоро дую гуфта шавад ва бо он пурсида шавад, ў таъоло дархости ўро бидиҳад». Имом Аҳмад ва Абу Довуд ривоят кардаанд.

2- Имон бар ин ки ў таъоло нафси худро чунин ном гузошт на ин ки ягон аз маҳлукоташ ўро чунин номҳо додааст ва ў таъоло, ки нафси худро бо ин номҳо таъриifu мадҳ кардааст ва ин номҳо навпайдошуда ва маҳлук набошанд.

3- Имон бар ин ки номҳои зебои Худо далолат бар маъноҳои бениҳоят пурра ва комил карда, он маъноро кўтоҳиву нопурагие набошад. Пас, воҷиб ин аст, ки бояд ба ин маъноҳо низ имон овард, чихеле, ки имон ба ин номҳо воҷиб аст.

4- Иҳтироми ин номҳо воҷиб буда, набояд онҳоро инкор ва ё онҳоро маънии нолоиқ дод.

5-Бояд бар он ҳукмҳое, ки ҳар яке аз ин номҳо ба он далолат мекунад имон овард ва ҳамчунин ба он чизҳое, ки он ҳукмҳоро мутараттиб аст, бар монанди феълу асар ва натиҷа низ имон овард.

Барои боз равшантар шудани ин панҷ амре, ки дар боло зикр кардем метавон бо номи «Самеъ» (шунаво) мисоле зад.

- а) Имон ба пойдор ва устувор ва вуҷуд будани номи Самеъ ҳамчун номе аз номҳои Худо, чихеле, ки дар Қуръон ва суннат омадааст.
- б) Имон бар ин ки Ў таъоло худ ин номро бар нафси ҳуд номгузори карда дар бораи он сухан ронда дар китоби азизи худ онро нозил кардааст.
- в) Имон бар ин ки самеъ маъни самъ, яъне шунавоиро дода, сифате аз сифатҳои Ў таъолост.
- г) Воҷиб донистани ихтироми сифати шунавоие, ки номи самеъ бар он далолат кардааст ва набояд онро тағири маъно ё инкор кард.
- д) Имон бар ин ки Аллоҳ таъоло ҳама чизро мешунавад ва шунавоияш тамоми овозҳоро меғунчад, ва бояд бар асаре, ки бар ин имон вобаста аст мисли воҷиб донистани назорат ва муроқабати Худованд ва тарсидан аз Ў таъоло ва боварии пурра бар ин ки чизе Аллоҳ таъолоро махфи набошад имон овард.

Ҳангоми исботи сифатҳои ў таъоло бояд ҷунин корҳоро риоя кард:

- 1- Тамоми сифатҳое, ки дар Қуръону дар суннат омадааст, онҳоро тағиир ё инкор накарда иқрор кардан.
- 2- Бояд инро мӯътақид шуд, ки Аллоҳ таъоло муттассиф бар сифатҳои камол буда, аз сифатҳои нақс ва айbdор пок аст.
- 3- Сифатҳои Худоро бо сифатҳои маҳлуқин монанди накардан, зеро ки касе Аллоҳ таъолоро дар сифату дар корҳояш монанд набошад.

Чихеле ки худи ў таъоло мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

«Ўро чизе мислу монандаш набошад ва ў шунавою биност». Сураи Шуро:11

- 4- Аз донистани чихел ва чигуна будани ин сифатҳо пурра ноумед шудан, зеро, ки Ҷуз Ў таъоло кунҳу ҳақиқати сифоташро касе надонад ва маҳлукотро ба сўи он роҳе набошад.
- 5- Имон бар он чизе ки ин сифот бар он далолат кунад, чи аз аҳком бошад чи аз осор. Ҳар яки ин сифатҳо сифтаҳои парастандаги бошад.

Барои боз равшантар шудани ин панҷ амри боло зикршуда, метавон бо сифате аз сифтаҳои Худо, ки он «Истиво» аст, мисол зад:

а) Исботи сифати истиво (баробаршудан) ва имон бар он, чаро ки он сифат дар далелҳои шаръи ворид шудааст.

۵ ﴿۱۱﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿۱۱﴾ الْرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى طه:

Худованд мефармояд:

«Бахшанда бар ари баробар бишуд» Сураи Тоҳо:5

б) Исботи ин сифат ба Худованд ба таври пурраги, ки лоиқи ў бошад ва маъни ин сифат дар ҳақиқат дар болои Арши худ баланд ва воло будани ў таъолоро далолат кунад. Ва ин ба бузурги ва муҳтоҷ набудани Ў таъоло лоиқ аст.

- 1- Монанд набудани баробар ва истивои маҳлук ба истивои Ху
- 2- дованд. Худованд бар Аршаш муҳтоҷ набошад, аммо истиво ва нишастани маҳлук ин аз Ҷиҳати ҳоҷатманди ва ифтиқор аст, чихеле, ки Аллоҳ таъоло фармояд:

۱۱ ﴿۱۱﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿۱۱﴾ ... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ أَكْبَرُ الْبَصِيرُ

الشورى: ۱۱ ﴿۱۱﴾

«Чизе монанди ў набошад ва ў шунавою биност» Сураи Шуро:11

4-Дар маъно ва мазмун ва чигунагии истивои Худованд дар Аршаш саҳт ғутавар нашудан, зеро ки ин амри ғайби ва пинҳони буда, ба ғайр аз Ў таъоло касе онро надонад.

1- Имон бар ҳукм ва асару натиҷаи аз ин сифат бармеомада, мисли исботи бузургии Аллоҳ таъоло, ки лоиқи ў бошад ва бар бузургии ў таъоло бар болои тамоми халқ, баланд ва воло будани ў таъоло далолат мекунад. Ҳамчунин ба сӯи боло равон шудани дилҳо низ далолат бар боло будани Аллоҳ таъоло кунад, чихеле, ки шахси саҷдакунанда гуяд:

«СУБҲАНА РАББИЯАЛ АЪЛО».

Саввум:

Иътиқоди банда бар ин ки, ки Ў таъоло Худои ягонаи барҳақ ва лоиқи тамоми ибодатҳои зоҳиро ботини буда, вайро дар дар паастиш ҳеч шарику ёваре набошад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِّيْبَ عَبْدُوْنَا
اللهُ وَاجْتَنَبُوا الظَّلْغُوتَ ... ﴿٣٦﴾ النَّحْل: ٣٦

Худованд мефармояд:

«Ва ҳаққо, ки барои ҳар уммат паёмбареро фиристодем то ки Худоро паастиш ва аз тогут канора ҷӯи кунанд» Сураи Наҳл:36

Ягон пайғамбаре нест, ки ба қавмаш нагуфта бошад, ки

﴿٥٩﴾ ... أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢﴾ ... أَعْبُدُوْنَا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٖ غَيْرُهُ ...
الأعراف: ٥٩

«Худоро паастиш кунед ва шумоёнро ҷуз ў таъоло дигар Худое набошад.» Сураи Аъроф:59

﴿٥﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٣﴾ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ حُنَفَاءٌ
البينة: ٥..

Худованд боз мефармояд:

«Ва фармуда нашуудаанд, магар бар ин ки паастииши Аллоҳ таъолоро карда барояш динро аз ширку нифоқ холис сохта ба тамоми пайгамбарон имон оварда аз динҳои ноҳақ дар канор бошанд».

وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال لمعاذ: "أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟". قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً".

Дар саҳеҳайн омадааст:

Паёмбари гироми саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои Муоз ибни Ҷабал гуфтанд:

«Оё медони, ки ҳаққи Ҳудованд бар болои бандагонаш чи аст ва ҳаққи бандагон бар Ҳудованд чи аст?

Гуфт: Ҳудованд ва паёмбараши донотаранд. Он ҳазрат фармуданд: Ҳаққи Ҳудованд бар болои бандагон ин аст, ки ўро ибодат кунанд ва чизеро бар ў шарик наварзанд ва ҳаққи бандагон бар Аллоҳ таъоло ин аст, ки касе ки бар ў шарик наовардааст, ўро азобу шиканча надиҳад».

Ҳудованди барҳақ оне аст, ки дилҳо вайро дўст дорад ва аз муҳаббати ў сер шуда каси дигареро дўст надорад ва ба ў умеду орзу баста, аз дигарон умеду орзуро биканад ва фақат ба пурсидан ва ёри Ҷустани ў кифоя карда аз ў битарсад ва ба дигарон мӯҳтоҷ набошад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ ذَلِكَ يَأْكُلُ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَكُلُّ مَا يَكْذِبُونَ
مِنْ دُونِيهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَكُلُّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ ٦٢ الحج:

Ў таъоло мефармояд:

«Ин аст ки ў таъоло бар ҳақ буда онеро, ки ба гайр ў паастииш мекунанд ҳама ботил аст ва ҳароина Аллоҳ таъоло Болоу Бузург аст» Сураи Ҳаҷ:62

Ва ин аст ягонагии Аллоҳ таъоло дар корҳои бандагон.

Аҳамияти тавҳид:

Аҳамияти тавҳид дар зикри чунин чизҳо ошкор ва равшан гардад:

- 1- Тавҳид, аввали ин дин буда, мақсади он ва охири зоҳир ва ботини он буда, даъвати паёмбарон ба ҳисоб меравад.
- 2- Аллоҳ таъоло, аз барои тавҳид шуда махлуқонашро халқ кард ва паёмбаронро фиристонид ва китобҳоро фурӯд овард. Аз барои тавҳид шуда халоиқ ба мӯмину кофир ва хушбахту бадбаҳт ҷудо шуданд.
- 3- Тавҳид аввалин воҷиб ва вазифаи бандай мукаллаф буда, банда аввалин бор бо тавҳид ба Ислом дохил шуда, дар охири ҳаёташ бо тавҳид аз ин дунё ҳориҷ гардад.

ТАТБИҚИ ТАВҲИД:

Татбиқи тавҳид - ин тоза ва покиза кардани он аз нопокиҳои ширк ва бидъату нофармониҳо буда, он бар ду қисм аст: воҷиб ва мандуб.

Тавҳиди воҷиб ва зарури бар се чиз бошад:

- 1- Тоза кардани тавҳид аз ширке, ки асли тавҳидро инкор қунад.
- 2- Тоза кардани тавҳид аз бидъатҳое, ки пуррагии тавҳиди зарури ва лозимашро инкор қунад, ва ё асли асосии онро инкор қунад, мисли бидъатҳое, ки инсонро кофир қунад.
- 3- Тоза кардани тавҳид аз гуноҳҳое, ки савоби тавҳидро кам карда, дар он таъсир қунад.

Аммо тавҳиди мандуб (яъне писандида) бошад, он амрест мустаҳаб ва маргуб буда аз Ҷумлаи мисолҳояш:

- а) ба Ҷой овардани пуррагии дараҷаи ихсон.
- б) ба Ҷой овардани пуррагии дараҷаи бовари ва яқин.
- в) ба Ҷой овардани пуррагии сабру тоқати некӯ ва бар касе ҷуз ӯ таъоло шикоят накардан.
- г) ба Ҷой овардани пуррагии ихтиёҷманди, бо роҳи пурсидани ӯ таъоло ва аз халоиқ беҳоҷат будан.

д) ба چой овардани пуррагии мартабай такя ва таваккал ба Худо, бо воситай тарки баъзе чизҳое, ки он мубоҳ ва ҷоиз аст, мисли дам андохтан, дам андозонидан, иктиво (яъне, агар ягон چой ҷароҳат шавад оҳанро гарм карда ба он چой мондан) кардан ва танҳо ба худи Ў таъоло такя кардан.

и) ба چой овардани пуррагии мартабай муҳаббати парастиш, бо воситай наздики Ҷустан ба ў таъоло, бо роҳи нофилаш. Пас касе, ки тавҳидро ба тавре, ки зикр шуд татбиқ ва амали кунад ва аз ширки акбар солим монад, бар ў аз оташи дӯзах амон аст. Касе чун аз ширки акбар ва аз ширки асғар солим монаду аз гуноҳҳои сагира ва кабира низ тоза аст, барои ў дар дунё ва охират оромиyo осудагии пурра аст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ ﴿٤٨﴾ النساء: ٤٨

Худованд мефармояд:

«Ҳароина, Аллоҳ таъоло касе, ки ба ў ширк варзидааст ўро набахшад ва ба гайр аз ширк касеро ки хоҳад бубахшад»

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ الَّذِينَ إِمَانُوا وَلَمْ يَلِبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ

الْآمِنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ الأنعام: ٨٢

Худованд мефармояд:

«Онҳое, ки имон овардаанд ва имони худро либоси зулм напӯшонидаанд, барои онҳост амну осудаги ва онҳо ҳидоят ёфтагонанд» Сураи Аньом: 82

Бар муқобили тавҳид ширк биистад, ки он бар се қисм бошад:

- 1- Ширки акбар, ки он асли тавҳидро нафӣ ва инкор кунад ва Худованд касеро, ки аз ин ширк тавба ва руҷӯъ накунад ўро набахшад. Касе агар дар ин ширк бимирад, то абад дар оташи дӯзах дохил

гардад. Ширки акбар, ин чунин аст, ки чун банда ба Худованд касеро дар ибодаташ баробар қарор бидиҳад ё касеро ба ғайр аз Худо дуъо гўяд, чи хеле, ки Худоро дуъо ва қасд кунад, бар он мисли ин ки бар Худо таваккал кунад, таваккал кунад ё битарсад ва дўст бидорад.

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أَنَّا نَنْهَا عَنِ النَّارِ وَمَا﴾

الله لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ المائدة: ٧٢

Худованд мефармояд:

«Ҳароина касе гар Худоро шарике меварзад ба таҳқиқ Аллоҳ таъоло ба ў ҷаннатро ҳаром гардонад ва ҷойгоҳаш дўзах шавад ва золимонро касе ёрдамчи ва ёвare набошад» Сураи Моуда: 72

- 2- Ширки хурдакак, ки пурагии имонро инкор кунад. Ширки кучак ин васила ва воситаест, ки шахсро ба ширки бузург бурда расонад, мисли ба ғайр аз Худо қасам хўрдан ё дар ибодат худнамои кардан.
- 3- Ширки хафи ва пинҳон, ки ин намуди ширк муталлиқ ба нияту мақсадҳо бошад. Ин намуди ширк гоҳо ширки акбар ва гоҳо ширки асфар шавад, чихеле, ки дар қисми якум ва дуввум равшан кунонида шуд.

عن محمود بن لميد أن رسول الله ﷺ قال: "إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء". [رواه الإمام أحمد]

Аз Маҳмуд ибни Лабид разияллоҳу анҳу омадааст, ки мефармоянд: паёмбари гироми саллаллоҳу алайҳи ва саллам гўянд:

«Сахттарин чизе, ки барои шумо метарсам ин ширки кучак аст. Гуфтем: ширки кучак чи аст ё расулаллоҳ гуфтанд: риё (яъне худнамои)».

2- ТАЪРИФИ ИБОДАТ

Ибодат ин номест ки, ҳар чизе, ки Худо онро дўст бидорад ва аз он рози шавад, чи аз ақоид ва чи аз аъмоли Ҷавориҳу аъмоли дил бошад дар зери он дохил бошад. Ҳамчунин ибодат ин ҳар чизест, ки шахсро ба Худо наздик кунонад, ки он чи аз корҳо бошаду чи аз таркҳо. Зери номи ибодат, ҳамаи он чизҳое, ки Худованд дар китоби худаш ё суннати паёмбараш шариат кардааст, дохил бошад. Ибодатҳо хеле гуногун буда, баъзеаш ибодати қалби, монанди руқнҳои имони шашгона, тарс, умед, таваккул, ҳоҳиш ва ғайраҳо буда баъзеи он ибодатҳои зоҳири бошад, монанди намоз, рӯза, ва ғайра.

Ибодат то он ҳангом, ки дар ў ду асл набошад он ибодат саҳех нагардад.

Аввал: ибодатро холис барои Худо карда ба Ў шарике наовардан. Ин аст маъни шаҳодати **АН ЛО ИЛОХА ИЛАЛЛОХ**.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ الْمُحَمَّدُ أَكْبَرُ وَالَّذِينَ أَنْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَمْكُمْ بِتَنَاهِمْ فِي مَا هُمْ
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبُ كَفَّارٌ ﴿٢﴾ الزمر: ٣

Худованд мефармояд:

«Огоҳ бошед, ки Худорост дини холис. Он зотҳое, ки ба гайр аз ў каси дигареро дўст ва муҳаббат гирифтаанд гўянд, ки мо онҳоро парастиши накунем, vale онҳо моро ба Худо наздики кунонанд. Худованд байни онҳо, дар он чизе, ки ихтилоф карданд ҳукм кунад. Ҳароина Аллоҳ таъоло касе, ки дурӯғгўй ва кофир аст ба роҳи рост ҳидоят накунад» Сураи Зумар:3

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا أَللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ حُنَفَاءَ

البينة: ٥

Худованд мефармояд:

«Ва фармуда нашудаанд, магар бар ин ки парастиши Аллоҳ таъолоро карда барояш динро аз ширку нифоқ

холис сохта ба тамоми пайгамбарон имон оварда аз динҳои ноҳақ дар канор бошанд».

Дуввум:

Он чизе, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам овардаанд банда онро пайрави қунад, ва дар он зиёди ё нуқсоне ворид накунад ва ин аст маънои шаҳодати **АННА МУҲАММАДАР РАСУЛУЛЛОХ**.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤١﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُجْبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ... ﴿٤٢﴾ آل عمران: ۳۱

Худованди пок мефармояд:

«Бигүй (яъне барои онҳо, ки) агар шумо Худоро дўст бидоред, пас пайравии маро бикунед ва онгоҳ Худованд шуморо дўст бидорад ва гуноҳҳои шуморо магфират кунад». Сураи Оли Имрон:31

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٧﴾ ... وَمَا أَنَّكُمْ أَنْسَكْتُمُ الرَّسُولَ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا... ﴿٨﴾ الحشر: ٧

Худованд боз мефармояд:

«Ва он чизҳоеро, ки паёмбар шумоёнро овардааст, онро бигиред ва аз он чизҳое, ки шумоёнро наҳӣ кардааст, аз он боз истед». Сураи Ҳашр:7

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٦٥﴾ فَلَا وَرِبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٦﴾ النساء: ٦٥

Худованд мефармояд:

«Пас қасам ба парвардигори ту, ки ишон мусалмон набошанд, то он ҳангом ки туро дар ихтилофе, ки дар байни ишон воқиъ шавад ҳоким гардонанд ва аз он чи ҳукме, ки фармууди дар дилҳояшон танги ва ҳараҷе боз наояд ва онро бо инқиёд қабул кунанд».

Бандагии пурра бо ду амр ба چой оварда мешавад:

Аввалан: Аллоҳ таълоро пурра дўст дошта он чизеро, ки худ дўст медорад онро баъд аз муҳаббати Худо қарор бидиҳад.

Дуввум: Пурра ба Худо хору залил шуда, ба амрҳою наҳйҳои Худо сар фуроварда онро иҷро бикунад.

Бандаги — ин камоли муҳаббати Худоро бо камоли хориву залили ва умеду тарси Худо Ҷамъ кардан аст. Бо ҳамин кор, бандагии банда барои парвардигораш ба таҳқиқ мерасад. Чун банда бар ибодати Худованд қоим шуд, зуд аст, ки ба муҳаббат ва ризогии ў таълоноил гардад. Худованд аз бандагонаш онро дўст бидорад, ки онҳо бо воситаи фаризаҳое, ки Худо бар онҳо фарз кардааст ба ў наздики Ҷӯянд. Ҳаргоҳ, ки банда ибодатҳои нофиларо зиёд кунад, ба худояш наздик шавад ва дараҷааш назди Худо бардошта шавад. Ин ҳама сабаб шавад, ки банда ба фазли Худо вориди Ҷаннат бишавад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٦٥﴾ آدُعُوكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِيَكَ ۝ الْأَعْرَافٌ: ۵۵

Худованд мефармояд:

«Парвардигоратонро бо пинҳони ва зори дуъо бигӯед.

Ҳароина ў таълою аз ҳад гузаштагонро дўст надорад».

Сураи Аъроф:55

3- Далелу ҳуҷҷатҳо барои ягонагии Худо.

Ҳароина далелу исботҳо барои ягонагии Худованд хеле зиёд буда, касе агар тааммул кунад ва фикрашро дар тадаббури он ба кор дарорад, илмаш мустаҳкам шуда бовариаш ба ягонагии парвардигори пок ва корхову сифатҳову номҳои ў ва Худовандиаш зиёда гардад. Аз Ҷумлаи чунин далелҳову ҳуҷҷатҳо, ки бар сабили мисол биёварем:

а) бузургии оғариниши ин коинот ва бо диққат сохта шудани он ва гуногуни махлуқот ва тартибу танзиме, ки

Чаҳон аз рўи он ҳаракат мекунад. Пас касе, ки агар дар он таммул кунад ва фикри худро ба кор дарорад ба зуди ба ягонагии Ў таъоло яқин кунад. Шахсе, ки дар бунёди замину осмонҳо ва офтобу моҳтоб ва бунёди инсону ҳайвон, набототу Ҷамодот таммул мекунад, ба яқин медонад, ки ҳамаи онҳоро созандеаст, ки ў дар номҳою сифатҳояш ва дар парвардигориаш комилу пурра бошад. Ин ҳама далолати онро кунад, ки ягона ў мустаҳиқки парастиш аст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢١﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَّاً أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبْلًا لَعْكَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُظًا وَهُمْ عَنِ إِيمَانِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٢٤﴾ الأنبياء: ٣١ - ٣٣

Худованд мефармояд:

«Ва дар замин кўҳҳоро пайдо кардем, то аз барои иҳтиroz ва ҳифз аз он ки би ҷумбонад ишонро, ва ҳамчунин дар он бораи ишон роҳҳои кушодро гузоштаем, то бувад, ки ишон роҳро биёбанд. Ва осмонро боми нигоҳдоранда қарор додем. Ва ишон аз оёту нишонаҳои осмон рўй гардонидаанд ва ўст он зоте, ки шабу рўз ва офтобу моҳтобро ҳалқ карда ва ҳар як(яне офтобу моҳтоб) дар фалаке шино меварзад».

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٥﴾ وَمَنْ إِيمَانُهُ خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِنَّ لُفْ أَسِنَتِكُمْ وَأَلْوَنَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ الروم: ٢٢

Ва боз мефармояд:

«Аз нишонаҳои Худованд, ин бунёди осмонҳову замин, гуногуни забонҳою рангҳоятон аст. Дар ҳамаи ин нишонаҳоест барои донандагон». Сураи Рум: 22

б) он чизҳое, ки Худованд паёмбаронро ба шариатҳо фиристода ва онҳоро бо нишонаҳою далелҳо таъйид ва

тахқик додааст, далолат бар тавҳид мекунад. Ҳамчунин он чизе, ки Худованд барои халқи худ шариъат ва қонун кардааст, ҳама далели равшан бар ин аст, ки ҳама аз назди Худои бузургу доною ҳаким содир шудааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ الحديد: ٢٥

Худованд мефармояд:

«Ҳаққо, ки моён паёмбарони худро бо ҳуҷҷату далелҳо фиристодем ва бо онҳо китоб ва тарозуро нозил кардем то мардум бо адл барпой биистанд».

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿قُلْ لَّئِنْ جَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾
الإسراء: ٨٨

Худованд мефармояд:

«Бигүй (яъне ә Мұхамад) агар тамоми инсу ғиң бо ҳам бипайванданد, то мисли Куръон китобе биёваранд, мисли он натавонанд биёваранд, агар чанде, ки баъзеашон ба баъзеи дигар ёрдамчиву ёвар бошанд».

в) он табиат ва фитрате, ки Худованд дили мардумро бар он халқ кардааст, ки ба ягонагии Худо иқрор қунанд. Ин амрест, ки дар нафсҳо Ҷойгузин аст. Ва агар ба инсон ягон зараре бирасад ўзуд аст, ки сүи Худо боз гардад. Агар инсон аз шубҳаҳо ва шаҳватҳое, ки табиати инсонро тағиyr медиҳад солим бошад, ба ягонагии Худо ва ба номҳо ва сифатҳо ва корҳои ўз таъоло таслим шуда, шариатеро, ки паёмбарон бо он фиристода шудаанд пайрави қунад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّهِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْقِيمُ وَلَنَكِبَ أَكْثَرَ﴾

أَنَّكُاسٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ الرُّوم: ٣٠ - ٣١

Худованд мефармояд:

«Пас рост кун рүи худро барои дини рост ва ҳаниф. Пайрави кунед он оғариниши Худоро, ки мардумонро дар он фитрат ва оғариниш(яъне дар тавҳид) пайдо кард. Ҳалқи Худоро ҳеч табдил ва тагиире набошад. Ин аст дини рост валокин аксари мардум онро надонанд. Ба сӯи Худо бозгарданда бошед ва аз йўбитарсед ва намозро барпой бидоред ва аз ғумлаи мушрикон набошед».

وقال ﷺ: "كل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، [رواه البخاري].

«Паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармоянд, ки ҳар як мавлуд дар фитрат(яъне дар тавҳид) таваллуд ёбад ва падару модараи ўро яҳуди ё насрони ё оташпараст кунонанд».

РУКНИ ДУВВУМ

ИМОН БА ФАРИШТАГОН:

Таърифи имон ба фариштагон:

Имон ба фариштагон ин чунин имони ҷозим аст, ки Аллоҳ таъолоро фариштагонест, ки Ў таъоло онҳоро аз нур ҳалқ кардааст ва онҳо табиатан дар ибодати Ў таъоло буда, он амрҳое, ки бар онҳо мекунад, нофармони накунанд, ва аз паи амрҳои ў шаванд. Худоро шабу рӯз тасбех гўянд ва аз он монда нагарданд. Адади ишонро Худованд худаш доно буда, онҳоро ба корҳои гуногун сафарбар кардааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٦﴾ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةُ ﴿٤٧﴾ الْبَقْرَةُ: ١٧٧

Худованд мефармояд:

«Локин некўкор қасест, ки ба Аллоҳ таъоло ва рӯзи охир ва малоикаҳо...имон овардааст». Сураи Бақара: 177

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٦﴾ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَكُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُلُّهُ وَرَسُولُهُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴿٤٧﴾
الْبَقْرَةُ: ٢٨٥

Ва боз мефармояд:

«Ҳар яки онҳо(яъне паёмбар ва мӯъминон) имон ба Аллоҳ таъоло ва фариштагонаш ва ба китобҳою паймбаронаш имон овардаанд, (ва гўянд) мо байни ягон паёмбаронаш ҷудоие наандозем (яъне ба ҳамаи онҳо имон биёварем).» Сураи Бақара: 285

Ва ҳамчунин дар ҳадиси машҳур, ки бо номи ҳадиси Ҷабраил машҳур аст, омадааст, ки ҳазрати Ҷабраил паёмбари гиромиро аз Имону Ислому Иҳсон суол кардаанд ва Ҷабраил гуфтанд:

Ин Муҳаммад маро аз имон ҳабар бидех? паёмбар гуфтанд: имон ин аст, ки бояд ба Худо ва фариштагонаш ва китобҳою паёмбаронаш ва ба рӯзи охиру тақдири некиу бади имон ва бовари дошта боши.

1-Манзилати имон ба фариштагон дар дини Ислом ва ҳукми он:

Имон ба фариштагон ин рукни дуввуми аз рукнҳои шашгона буда, бе он имони банда қабул ва саҳех намебошад.

Ба таҳқиқ тамоми мусалмонон бар ин иттифоқанд, ки имон ба фариштагони кироми воҷиб ва зарури буда, касе агар будани ишонро ё будани баъзе фариштагоне, ки худованд онҳоро зикр кардааст, инкор қунад, бадурусти коғир гардад ва муҳолифи Куръон ва суннат ва иҷмӯъ баромадааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُنْبِيهِ وَرُسُلِهِ﴾
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ النساء: ١٣٦

Худованд мефармояд:

«Касе агар ба Аллоҳ таъоло ва фариштагонаш ва китобҳою паёмбаронаш ва ба рӯзи охир коғир шавад, хаққо, ки саҳт гумроҳ гаштааст». Сураи Нисо:136

2- Имон ба фариштагон чигуна аст:

Имони ба фариштагон мӯчмал асту муфассал:

Имони мӯчмал чунин корҳоро дарбар мегирад:

Авлал - ба мавҷуд будани фариштагон бовари ва иқрор кардан ва ин, ки онҳо ҳалқе аз ҳалқи Худо буда, Худованд онҳоро барои ибодати худ ҳалқ кардааст. Фариштагон дар ҳақиқат мавҷуд буда, дида натавонистани мо далели набудани онҳоро намекунад. Чи қадар маҳлуқоти дақиқ ва ҳассосе дар ин кавн вуҷуд дорад, ки мо онҳоро намебинем, ва лекин онҳо дар ҳақиқат вуҷуд доранд.

Паёмбари гироми ҳазрати Ҷаброилро ду бор дар сурату шакли ҳақиқиашон ва баъзе аз саҳобагони гироми низ баъзе аз фариштагонро дар ҳолати ба сурати инсон табдил ёфтанашон диданд.

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته وله ستمائة جناح، وكل جناح منها قد سد الأفق".

Имом Аҳмад дар муснади ҳуд аз Абдуллоҳ ибин Масъуд ривоят кардаанд, ки мефармоянд:

«Паёмбар салаллоҳу алайҳи васаллам Ҷибрилро дар сурате, ки ҳалқ карда шудаанд бидиданд ва вайро шаисад қанот буд ва ҳар як қаноташ уфуқро пўшионида аст»

Ва дар ҳадиси Ҷабраил машхур, ки имом Муслим ривоят кардаанд, омадааст, ки он ҳазрат дар сурати марди либоси сап-сафед пўшида ва дорои мўйҳои сиёҳ ба назди паёмбар омаданд, ва бар он зот асари сафаре дида намешуд ва касе аз саҳобагон низ ўро намесинохтанд.

Дуввум: Бояд фариштагонро он манзилат ва маконатеро бояд дод, ки худованд онҳоро он ҷою манзилатро додааст. Онҳо бандагони фармонбардор буда, Худованд онҳоро азизу кироми дошта, онҳоро мақоми волову ба ҳуд наздик кардааст. Баъзеашон фиристодагони Худо бо ваҳӣ ва дигари корҳои гуногунро ичро созанд. Онҳо ба ҷуз он коре, ки Худованд ба онҳо тавонои додааст, дигареро натавонанд. Бо вучуди ин ҳама, онҳо ба ҷуз Худо барои ҳуд ва барои дигар, ҳеч фоидаеро доро набуда, ба касе ё ба худашон зааре расонида натавонанд. Аз ҳамин лиҳоз набояд, ки ягон намуди ибодатро ба онҳо сарф кард, боз он бошад, ки онҳоро бо сифатҳои парвардигори васф ва ибодат кард, чихеле, ки ин корро насрониҳо бо Ҷабраил ба анҷом расонида ба он зот чунин сифтаҳоро нисбат доданд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٢٦﴾ وَقَالُوا أَتَخَذَ الْرَّحْمَنَ وَلَدًا سُبْحَنَهُ، بَلْ عِبَادُ
مُكْرَمُونَ ﴿٢٧﴾ لَا يَسْقِونَهُ، بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
الأنبياء: ٢٦ - ٢٧

Худованд мефармояд:

«Ва онҳо (яъне кофирон) гўянд, ки бахшанда барои худ фарзанд гирифтааст, (на, чунин нест) ў Худованд аз ин чиз пок ва тоза аст. Балки онҳо (яъне фариштагон) бандаҳои азизу киромии Худованд ҳастанд. Бо ягон сухане аз Худо пеш нагузаранд ва ҳол онки онҳо ба фармонҳои ў амал мекунанд» *Сураи Анбиё:6*

٦ ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ﴾

التحریم: ٦

Ў таъоло мефармояд:

«Худовандро нофармони накунанд ва он чизе ки онҳоро амр карда шудааст онро ба ҷо биёранд». *Сураи Таҳрим:6*

Ва ин қадри имон, ба ҳар муслмонмард ва мусулмонзан воҷиб ва зарури буда онҳоро донистани ин қадр лозим гардад ва ҳеч узре дар он набошад.

Аввалан он моддае, ки аз он ҳалқ шуданд: Аллоҳ таъоло онҳоро аз нур ҳалқ кардааст, чихеле, ки ҷинро аз оташу одамро аз хок ҳалқ кардааст. Ҳалқ шудани фариштагон пеш аз ҳалқ шудани Одам алайҳиссалом будааст.

جاء في الحديث: "خَلَقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخَلَقَ الْجَانِ مِنْ مَارِجِ نَارٍ، وَخَلَقَ آدَمَ مِمَّا

وَصَفَ لَكُمْ" [رواه مسلم].

Ва дар ҳадис омадааст:

«Фариштагон аз нур ва ҷинҳо аз оташ ва одам аз он чизе, ки шуморо васф карда шуда, ҳалқ карда шудаанд» *Муслим ривоят кардааст.*

Дуввум: Адади фариштагон

Фариштагон ҳалқеанд, ки аз бисёриашон адади онҳоро ба ҷуз Худованди бузург каси дигар надонад. Дар осмон, дар микдори ҳар чаҳор агнушт фариштае саҷда кунанда ё дар қиём истодае вучуд дорад. Ҳамчунин дар осмони, ҳафтум дар байтул Маъмур, ҳар рӯз 70-ҳазор фаришта дохили он шаванд ва аз бисёриашон бори дигар натавонанд, ки ба он хона дохил шаванд. Ё дар рӯзи қиёмат отashi дӯзахро оварда шавад ва у дорои 70-ҳазор лаҷом буда, ҳар як лаҷомро 70-ҳазор фаришта кашола карда биёянд.

۳۱ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ المدثر: ٣١

«Ba ҹуз парвардигорат касе лашкари ўро надонад»
Сураи Муддассир: 3

Ва дар Ҳадис омадааст, ки паёмбар гуфтанд:

«Осмон вазнин гашт ва аз ҳаққаш ин аст, ки вазнин гардад, зеро ҷои қадаме нест, ки дар он фариштае са ҷдакунанда ё руқӯъ кунанда набошад»

وقال ﷺ عن الْبَيْتِ الْمُعْمُرِ: "يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعْوِدُنَّ إِلَيْهِ". [رواه البخاري ومسلم].

Ва боз дар бораи байтул Маъмур фармуданд:

«Вайро ҳар рӯз 70-ҳазор фаришта дохил шаванд ва бори дигар натавонанд, ки ба он боз гарданд»

Бухори ва Муслим ривоят кардан.

وقال ﷺ: "يُؤْتِي بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعَوْنَ أَلْفَ زَمَامٍ، مَعَ كُلِّ زَمَامٍ سَبْعَوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ" [رواه مسلم].

Ва боз фармуданд:

«Дар ин рӯз дӯзахро оварда-шавад ва вайро 70-ҳазор лаҷом ва дар ҳаряқ лаҷом 70-ҳазор фаришта аст»

Муслим ривоят кардаанд.

Дар ин ҷо ба мо, бениҳоят бисёр будани фариштагон маълум гашт. Масалан фариштагони лаҷоми дӯзахро дошта ададашон 4,900-миллион аст, пас адади дигар фариштагон чанд аст?. Пок ва бузург аст ин Худованде, ки онҳоро ҳалқ кардаву, онҳоро ба ҳар корҳо сафарбар кунонида, адади онҳоро бидонад.

3- Номҳои фариштагон:

Бояд ба он фариштаҳое, ки Худованд ё паёмбар номҳои онҳоро ба мо баён кардаанд имон овард. Бузургтарини фариштаҳо се фариште бошанд, ки онҳо:

Яккуминашон: Ҷибрил, ки ин зотро Ҷаброил низ гӯянд.

Ҷаброил ин руҳул қудсест, ки бо ҳамроҳии ваҳӣ бар пайғамбарон фуруд ояд ва ин ваҳӣ ҳаёти дилҳо бошад.

Дуввуминашон: Микоил, ки ин зотро Микол низ гӯянд. Ин зоти шариф барои борон боронидан, ки он ҳаёти замин

аст, сафарбар кунонида шуда, он чоеро, ки Худо хоҳад он чойро сероб кунонад.

Саввуминашон: Исрофил — ин зот барои сурной дамидан, ки он ба охир расидани ҳаёти дунё ва ба саршавии ҳаёти охират хабардор кунад. Дамиданি сурной ин ҳаёти баданҳо бошад.

4- Сифатҳои фариштагон.

Фариштагон халқҳои ҳақиқи буда, онҳо дорои ҷисмҳои ҳақиқианд, ва муттассиф бар сифатҳои халқи ѧнуни хулуқианд.

Аз ҷумлаи ин сифатҳо:

- а) Бунёди бузургии онҳо ва бениҳоят калон будани ҷисмҳояшон. Худованди пок фариштагонро дар сурати бузург ва бо қувват халқ кардааст, ки ин сурат лоик ба корҳои волои онҳо аст, ки Худованд онҳоро ба ин корҳо дар замину осмонҳо сафарбар кардааст.
- б) Онҳо дорои қанот ё пар ҳастанд Худованд барои фариштагонаш қанот, ки он ду-то, се-то, чаҳор-то ё аз он зиёдро халқ кардааст. Чихеле, ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам Ҷибрилро дар шакли табии худаш диданд, ки ўро шаш-сад қанот буд ва ҳар як қанот ўғуқро пӯшонида буд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ
رُسُلاً أُولَئِكَ أَجِنْحَةَ مَئْنَى وَثَلَاثَ وَبَرْبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ فاطر: ۱

Худованд мефармояд:

«Сипосу дуруд мар созандай осмонҳову заминро ва гардонандай фариштагонро бар фиристодагон, ки онҳо соҳибони қанотҳои дугона ва сегона ва ҷаҳоргонаанд Худо дар халқаш чиро ки хоҳад зиёда гардонад» Сураи Фотир:1

- в) Ба таом ё нӯшидан ҳочат надоранд. Худованди пок фариштагонро чунин халқ кардааст, ки онҳо ба таому хўрдан ва нӯшидан ва ба зану шўиву фарзанд дидан мӯҳтоҷ набошанд.
- г) Фариштагон соҳиби ақл ва дорои дил ҳастанд. Худоро сухан гўянд ва Худо онҳоро сухан гўяд. Бо ҳазрати Одам ва дигар паёмбарон сухан гуфтаанд.

д) Тавоной доранд, ки сурат ва шакли табии ва ҳақиқии худро тағиیر дода, дигар шаклу суратро бигиранд:

Худованд барои фариштагонаш қудратеро додааст, ки сурати худро тағиир дода, ба сурати одами (яъне мард) мубаддал шаванд. Ва ин рад барои он будпарастонест, ки даъво кардаанд, ки фариштагон духтарони Худованданд. Барои мо маълум набошад, ки онҳо чихел ба сурати одами мубаддал шаванд, лекин онҳо дар чунин сурате биёянд, ки шинохтани онҳо моро хеле душвор бошад.

е) Мавти фариштагон

Ҳамаи фариштагон ва ҳатто фариштаи мавт рӯзи қиёмат бимиранд, сипас боз пас зинда гарадонида шаванд то, ки аз паи корҳое шаванд, ки Худо онҳоро вазифадор кардааст.

ж) Ибодати фариштагон

Фариштагон Худовандро бо ибодатҳои гуногун ва ҳархела парастиш кунанд. Аз ҷумлаи ин ибодатҳо намоз, дуъо, тасбех, рукуъ, сачда, тарс, муҳаббат ва ғайраҳо бошад.

Аз сифтаҳои ибодаташон инҳо аст:

- 1- Ибодаташон доим ва пайдарпай буда ҳеч гоҳ аз он монда нашаванд.
- 2- Ибодаташон холис барои парвардигор бошад.
- 3- Аз сабаби он ки бегуноҳанд ҳама доим дар тоату ибодат буда аз сарпечи ва нофармони парҳез кунанд.
- 4- Бо вучуди бисёр ибодат карданашон ба Худованд тавозӯй ва хоксори кунанд.

﴿ ۲۰ ﴾ ﴿ يَسِّحَقُونَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ﴾
الأنبياء: ٢٠

Худованд мефармояд:

«Худоро шабу рӯз тасбех гӯянду ҳеч монда нашаванд»

Сураи Анбиё:20

5- Корҳои фариштагон.

Фариштагон бо корҳои бузург ва воло машгул буда, онҳоро Худованд ба он корҳо вазифадор кардааст. Аз ҷумлаи фариштагони ба корҳо сафарбар карда шуда:

1- Бардорандагони Арш

- 2- Фариштаи муваккал ба фаровардани вахй ба паёмбарон.
- 3- Посбони чаннату дўзах.
- 4- Фариштагони барои абру борон ва наботот муваккал шуда.
- 5- Муваккалони кўх.
- 6- Фариштае, ки барои дамидан сур муваккал карда шудааст.
- 7- Фариштагони ба навиштани корҳои бани одам муваккал шуда.
- 8- Фариштагоне, ки барои ҳифзи фарзандони одам муваккал шудаанд ва чун Худованд ба он одам кореро тақдир кард аз ў даст кашанд то амри Худо ўро бирасад.
- 9- Фариштагоне, ки доим бо инсон буда, ўро ба сўи хайр даъват кунанд.
- 10- Фариштагоне, ки ба нутфае, ки дар раҳми модар аст муваккал карда шудаанд ва ба ў рух дамонанду ризқаш ва амалаш ва ё хушбаҳт ё бадбаҳт буданашро бинависанд.
- 11- Фариштагоне, ки ҳангоми мавт барои рӯҳи бани одамро гирифтсан муваккал карда шудаанд.
- 12- Фариштагоне, дар қабр барои саволи мардум ва азоб ва наим будани қабрҳояшон муваккал карда шудаанд.
- 13- Фариштагоне, ки ба паёмбари мо барои расонидани саломи уммат муваккал карда шудаанд ва аз ҳамин лиҳоз барои ба паёмбар салом додан, ҳочат набошад, ки ба қабри паёмбар маҳсус сафар карда шавад. Моро кифоя аст, ки ба паёмбар дар кучое, ки набошем салавот ва салом бифириstem зеро, ки фариштагон салом ва салавоти моро ба паёмбар бурда расонанд. Аммо сафари маҳсус, ин ба масциди паёмбар барои намозхони карда шавад, на ба қабри паёмбар. Барои фариштагон боз дигар корҳои бисёр вучуд дорад ва онеро, ки зикр кардем ин корҳои машҳури онҳост. Далел барои ин корҳо.

Худованд мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ غافر: ٧

Худованд мефармояд:

«Онҳое, ки арширо бардоранд ва онҳое, ки дар атрофи онанд, ҳама барои ситоши парвардигорашон тасбех гўянд ва ба ў имон биёранд. Ва барои он касоне, ки имон овардаанд, аз парвардигорашон баҳшидани гуноҳҳояшонро бикунанд». Сураи Фоғир:7

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٩٧

Ва боз мефармояд:

«Бигӯ (яъне ий Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам) касе, ки ба Ҷибрил душман бошад, пас (яъне Ҷибрил) ба изни Худо ба дили ту нозил кардааст (яъне ваҳйро)» Сураи Бақара:97

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوهُ أَنفُسَكُمْ﴾ الأنعام: ٩٣

Худованд мефармояд:

«Ва агар мушоҳида куни, ки золимонро ҳангоми баромадани ҷонҳояшон, фариштагон дастҳои худро кушоянд ва гўянд, ки нафсу ҷонҳои худро бароред» Сураи аньом:93

6-Хуқуки фариштагон бар болои бани одам чи аст:

- Ба онҳо имон овардан.
- Онҳоро дуст ва бузург дошта фазилати онҳоро зикр кардан.
- Дар нисбати онҳо ҳақорат ва бадгўи ҳаром буда, қадрашонро паст кардан ё онҳоро масхара кардан низ ҳаром аст.

г) он чизе, ки фариштагон онро бад бинанд аз он дур будан. Онҳо аз он чизҳое, ки бани одам аз он азият ва нороҳат шаванд, азият ва нороҳат шаванд.

Самараи имон ба фариштагон

а) Таҳқиқ ва тасдиқи имон, зеро ин ки имон бе имони малоика саҳех ва дуруст набошад.

б) Донистани бузургии созандай онҳо ва қуввату тавоноиаш, зеро ки бузургии махлук ин аз бузургии холик аст.

Ва бо шинохтани сифатҳо ва аҳволи ишон ва корҳояшон имон дар дили мусалмон зиёд шавад

г) Ба воситай фариштагон аз тарафи Худо барои мусалмон ороми ва пойдори биёяд .

д) Дўст доштани фариштагон барои он ибодатҳое, ки бар он қоим шудаанд ва барои мӯминон талаби омӯрзиши гуноҳҳояшро кунанд.

и) Бад дидани корҳои ношоям ва гуноҳҳо.

ё) Сипосу шукр мар парвардигорро, ки аз паи бандагонаш шуда, ба ҳар яки онҳо фариштаеро вазифадор кардааст, ки то онҳоро ҳифз кунанду амалҳои онҳоро бинависанд ва боз дигар корҳои маслиҳатомезро барои ҳалқ анҷом диханд.

РУКНИ САВВУМ

ИМОН БА КИТОБХО

Имон ба он китобхое, ки Худо барои паёмбарон нозил кардааст, рукни саввуми имон ба ҳисоб меравад. Худованди бузург паёмбаронашро ба ҳучҷату бурҳонҳои равшан фиристода, барои онҳо китобҳоро нозил кардааст ҳамчун раҳмат барои ҳалқ бошад, то бо он ҳидоят ёфта, ба хушбахтии дунё ва охират бирасанд. Ва ин китобҳо барои пайғамбарон як манҳаҷ ва роҳнамуде бошад, ки то байни мардум дар он чизҳое, ки ихтилоф мекунанд, ҳукмкунанда бошад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٥﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٦﴾ الحديـد: ٢٥

Худованд мефармояд:

«*Ба таҳқиқ моён паёмбаронамонро бо ҳуҷатҳо фиристодем ва ба онҳо китобҳо ва тарозуро нозил кардем, то мардум бо якдигар бо адлу инсоф муомала кунанд» Сураи Ҳадид: 25*

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٧﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيًّا
مُبَشِّرِيْكَ وَمُنذِّرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا
أَخْتَلَفُوا فِيهِ ﴿٢٨﴾ البقرة: ٢٧

Ва боз мегӯяд:

«*Мардумон ҳамаги уммати якто буданд ва сипас Худованд паёмбаронро хушхабардиҳанда ва тарсонанда фиристод ва ба онҳо китобҳоро бар ҳақ нозил кард, то байни мардум дар он чизе, ки ихтилоф мекунанд, ҳукмфармои кунанд». Сураи Бақара: 21*

1- Ҳақиқати имон бар китобҳо.

Имон бар китобҳо — ин чунин имони ҷозим ва мустаҳкам ки Худовандро китобҳоест, ки барои паёмбаронаш фуруд

фиристонидааст, ва ҳама аз суханони ў таъоло буда, нур ва роҳнамо мебошад. Ва ҳароина он чизе, ки дар китобҳо ҳаст ҳама ҳаққасту рост ва одилона буда, пайравии он китобҳо ва амал бар он воҷиб ва зарури аст. Адади китобҳои Худоро фақат ў таъоло бидонад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٦٤﴾ النَّسَاءُ:

164

Худованд мефармояд:

«*Ва Худованд Мусоро сухан гуфт*» Сураи Нисо: 164

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٦٤﴾ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا سَتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ

يَسْمَعَ كَلْمَةَ اللَّهِ ﴿٦﴾ التوبه: ٦

Ва боз мефармояд:

«*Ва чун ҳаргоҳ яке аз мушрикон туро талааб кунад, ки ўро ҳимоят ва пуштибони куни ўро ҳимоят ва пуштибони кун то сухани Худоро бишнавад*» Сураи Тавба: 6

2- Хукми имон бар китобҳо.

Ба тамоми китобҳое, ки Худо ба паёмбарон фурӯфиристодааст зарур аст, ки имон биёвард. Худованд дар китобҳояш ҳақиқатан сухан ва калом рондааст ва китобҳои Худованд ҳама фурӯфиристонида шуда буда, ҳалқ карда шуда нашудаанд. Касе агар ин китобҳоро, ё ки чизе аз онҳоро инкор кунад ҳаққо, ки коғир шудааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٣٦﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَكُفِرْ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُثُرُهُ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرٌ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

النساء: 136

Аллоҳ таъоло мегӯяд:

«*Ин он қасоне, ки имон овардаед ба Аллоҳ таъоло ва паёмбараши ва ба китобе, ки ба паёмбараши нозил кардааст ва ба китобе, ки пеш нозил кардааст имон*

биёваред. Касе гар ба Аллоҳ таъоло ва фариштагонаш ва китобҳою паёмбаронаш ва ба рӯзи қиёмат кофир шуд, ба таҳқиқ хеле саҳт гумроҳ шудааст» Сураи Нисо: 136

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٥٥﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّقُوهُ وَاتَّقُوا لَعْلَكُمْ تُرَحَّمُونَ ﴿١٥٥﴾ الأنعام: ١٥٥

Худованд боз мефармояд:

«Ин китоб аст, ки мо онро фурӯ фиристодем ва он муборак аст, пас пайравии онро кунед ва аз парҳезгорон шавед, шояд шуморо раҳм карда шавад»

Сураи Аньом:155

3-Иҳтиёчи мардум ба китобҳо ва ҳикмати фиристода шудани китобҳо.

Аввалан: Барои он ки он китобе, ки ба паёмбар фиристонида шудааст, барои уммат дастуре гардад ва барои шинохтани динашон ба китоб муроҷаат кунанд.

Дуввум: Барои он, ки китобе, ки ба паёмбар фиристода шудааст он барои уммат дар ҳар чизе, ки ихтилоф мекунанд ҳукми одилонаест.

Саввум: то ин ки китоби фиристода шуда байд аз мавти паёмбар қоим ба ҳимояту ҳифзи дин бар пой истад, гарчанде, ки вақт ва ҷойҳам дури кунад. Чихеле, ки ин ҳолат дар даъвати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мушоҳида карда мешавад.

Чаҳорум: то ин ки китобҳо барои ҳалқ аз назди Худо ҳуҷҷат ва бурҳоне шавад, ва онҳоро нашояд, ки онро муҳолиф ва зид шаванд ва аз он хуруҷ кунанд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢١٣﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴿٢١٣﴾ البقرة: ٢١٣

Худованд мегӯяд:

«Мардумон ҳамаги уммати якто буданд ва сипас Худованд паёмбаронро хушхабардиҳанд ва тарсонанда

кунонида фиристод ва ба онҳо китобҳоро бар ҳақ гусел кард, то байни мардум дар он чизе, ки ихтилоф мекунанд, ҳукмфармои кунанд». Сураи Бақара: 213

4- Имон бар китобҳо бояд чигуна бошад .

Имон ба китобҳои Худо ичмоли асту муфассал:

Аммо имони ичмоли ин аст, ки бояд имон биёри, ки Худованд барои паёмбаронаш китобҳоро фиристодааст. Аммо имони тафсили ин аст ки бояд ба он китобҳое, ки Худованд дар Куръон номи онҳоро баён кардааст имон биёри. Аз ҷумлаи ин китобҳое, ки моро донондааст: Куръон асту Таврот ва Забуру Инчил ва Суҳуфи Иброҳиму Суҳуфи Мусо. Ҳамчунин бояд имон биёри, ки ба ғайр аз ин китобҳои зикр шуда, Худоро дигар китобҳое ҳаст, ки ба паёмбаронаш фиристодааст. Адади ин китобҳоро факат Худованде, ки онҳоро фиристодааст медонад. Ҳамаи китобҳо барои тасдиқ ва исботи ягонагии Худованд дар ибодату амалҳои солех омада, аз ширку фасод кардан дар рӯи замин боздори кардааст. Асли даъвати паёмбарон ягона аст ва агар чи дар шариат ва ҳукмҳо ихтилофе дорад. Имон бар китобҳо, ин иқрор ва тасдиқу бовари бар ин ки онҳо ба паёмбарони пешин фурӯ фиристода шудаанд. Имон ба Куръон бошад ин иқрору бовари бар вай буда, бояд он чизе, ки дар он аст пайрави кард.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٤﴾ إِمَّا مَنْ أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَإِمَّا مُؤْمِنُونَ
كُلُّ إِمَّا مَنْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُلُّهُ وَرَسُولِهِ ﴿٢٨٥﴾ الْبَقْرَةُ : ٢٨٥

Худованд мефармояд:

«Паёмбар ва мұммән бар он чизе, ки аз парвардигораши нозил шуд имон овардаанд ҳар як ба Худову фариштагонаш ва китобҳою паёмбаронаш имон овардаанд.» Сураи Бақара:285

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٤﴾ أَتَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْأَعْرَافُ : ٣

Боз мефармояд:

«Пайравии онеро кунед, ки аз назди парвардигоратон барои шумо фурӯ фиристода шудааст ва ба гайр аз ўдигареро чун дӯст ва ёвар пайрав набошад» Сураи Аъроф:3

Куръон аз китобҳои пешина бо якчанд чизҳо фарқият дорад, ки аз ҷумлаи ин фарқиятҳо:

- 1- Куръон бо лафзаш ва маънояш муъчидаест ва дар он муъчидаҳои қавнию илми мавҷуд аст.
- 2- Куръон охирин китоби осмони буда, ба таҳқиқ бо воситаи Қуръон ба китобҳо хотима дода шудааст, ҷиҳеле, ки бо фиристода шудани паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам паёмбарон низ хотима дода шудаанд.
- 3- Ҳудованд ҳудаш ҳифз ва ҳимояи Қуръонро аз ҳар таҳрифу тағиир ва табдил ба ўҳдаи ҳуд гирифтааст, бар хилофи дигар китобҳо, ки бар онҳо табдилу тағиир воқеъ шудааст.
- 4- Куръон тасдиқкунандаи китобҳои гузашта буда, нигоҳдоранди онҳост.
- 5- Куръон тамоми дигар китобҳоро аз иътибор сокит кардааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
يوسف: ۱۱۱

Ҳудованд мефармояд:

«Куръон сухани бофтае нест ва лекин тасдиқкунандаи чизҳои дар назди ҳудаш буда, ҳама чизҳоро тафсил ва баёнкунанда аст ва роҳнамо ва раҳмат аст барои қавми имоноварда». Сураи Юсуф:111

5-Қабул кардани ҳабарҳои китобҳои гузашта

Яқинан бидонем, ки он ҳабарҳое, ки дар китобҳои пешин омадааст, Ҳудованд ба сӯи паёмбаронаш ваҳӣ кардааст ва ҳама ҳаққасту рост буда, ҳеч шакку шубҳае дар он набошад.

Ва ин сухани мо чунин маъно надорад, ки он китобҳое, ки ҳозир дар дasti ахли китоб аст, онҳоро қабул дорем, зеро,

ки онҳо табдил ва тағиیر додашуда дар ин китобҳо аз он аслҳое, ки Худо ба паёмбаронаш фиристодааст, ҳеч чизе боқи намондааст. Ва бо илми яқин бидонем, ки аз он китобҳое, ки Худо ба мо дар Куръон хабар додааст ва ин ки касе гуноҳи каси дигарео бар дӯши худ нагирад ва бар инсон он чизе аст, ки ў саъю кӯшиш намудааст ва саъю кӯшишаш дар рӯзи қиёмат дида мешавад ва баъд ҷазои шоистаро бар ў дода мешавад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَمْ يُبَتَّأْ بِمَا فِي صُحْفٍ مُّوسَى وَإِبْرَاهِيمَ
 ۲۶
 أَلَّا نَزَّرُ وَازْرَةً وَزَرَ أُخْرَى ﴿٣٧﴾ وَأَنْ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى
 ۲۷
 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ شَمَ يُحْزِنُهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلُ فِي النَّجْمِ: ۳۶ - ۴۱
 ۲۸
 ۴۱

Худованд мефармояд:

«Оё хабар дода нашудаст аз саҳифаҳои Мусо ва Иброҳим, ки вафодор буд. Касе бори гуноҳи дигареро набардорад. Одамиро оне расад, ки ў онро амал кардааст ва саъю кӯшиш ва амалашро дида хоҷад шуд. Ва мувофиқи ин саъю кӯшиш ўро ҷазои том дода шавад».

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٦﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
 ۱۶
 إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحْفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾ الأعلى:

۱۹ - ۱۶

Худованд мефармояд:

«Балки онҳо ҳаёти дунёро ихтиёр кардаанд ва авло донистанд. Охират беҳтару боқимондатар аст. Ҳароина ин дар саҳифаҳои аввал мавҷуд аст, дар саҳифаҳои Иброҳиму Мусо» Сураи Аъло-16-19

Ва аммо ҳукмҳои китобҳои пешина бошад ончизе, ки дар Куръон омадааст бояд ки бар он бовар карда истода, ибодат кунем, ба хилофи ончизе, ки дар китобҳои пешин омадааст. Пас дар он ҳукмҳо бояд назар андохт, ки чун мухолифи шариати мо бошад набояд онҳоро қабул кард, на аз барои он ки он ботил аст, лекин он хабар дар

замони худаш ҳақ будааст ва моро лозим наояд, ки ба он амал кунем, зеро он ҳукмхоро шариати мо аз иътибор соқит кардааст. Чун агар хабарҳои китобҳои пешина шариати моро мувоғиқ омад он ҳақ аст ва шариати мо бар саҳех будани он хабар ё ҳукм далолат кардааст.

1- Китобҳои осмоние, ки зикрашон дар Куръон ва ҳадисҳо омадааст.

2- Куръони карим

Куръон - ин каломи Аллоҳ таъоло буда онро ба хотими анбиё Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассаллам фиристодааст. Он охирин китобҳои фиристодашуда ба ҳисоб рафта ба таҳқиқ Худованд ҳифзи онро аз тағири туబдил бар зиммаи худ гирифта ва Куръон китобҳои дигарро аз эътибор соқит гардонидааст.

﴿۱﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿۱﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ
الحجر: ٩

Худованд мефармояд:

«Ҳароина мо зикро (яъне Куръонро) фурӯ фиристодем ва мо бар он ҳимоятгар ҳастем» Сураи Ҳичр-9

﴿٤٨﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٨﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ
المائدة: ٤٨

Ва боз мефармояд:

«Ба сўи ту боҳақ китобро фурӯ фиристодем ва ўтасдиқкунандааст бар ончизе, ки дар китобҳост ва онро нигоҳдорандааст. Пас байни онҳо бо ончизе, ки Аллоҳ таъоло фурӯ фиристодааст ҳукм биқун.» Сураи Муидат-48

2- Таврот:

Таврот - ин китобест, ки Худованд ба Мусо алайҳиссалом нозил карда онро ҳидоят ва нур қарор дода, анбиё ва уламои бани Исроил бо он ҳукм мекарданд.

Тавроте, ки бояд ба он имон овард, он Тавротест, ки Худованд ба Мусо алайҳиссалом нозил кардааст, на он

Тавротест, ки имруз дар дasti аҳли китоб буда, он таҳрифу тағиyr ёфтааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْتَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الْنَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّهِ وَالرَّبِّنِيُّونَ وَالْأَحْجَارُ بِمَا أَسْتُحْفَظُوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾ ﴿ ٤٤﴾ المائدة: ٤٤

Аллоҳ таъоло мегўяд:

«Хароина моён Тавротро фурӯ фиристодем, ки дар он ҳидоят ва нур аст. Бо он паёмбарон, ки ба ҳукми илоҳи гаравиданд барои яҳудон ҳукмрони кунад ва ҳамчунин Худопарастон ва аҳбор (уламои яҳуд) низ ба он чи ҳофиз ва нигоҳдорандай он гардонида шудаанд бо он ҳукмрони кунанд» Сураи Муида-44

3) Инчил:

Инчил ин китобест, ки Худованд ба Исо алайҳиссалом нозил карда, онро тасдиқкунандаи китобҳои гузаштаи пеш аз худаш қарор додааст.

Инчиле, ки бояд ба он имон овард, он китобест, ки Аллоҳ таъоло онро ба Исо алайҳиссалом бо аслҳои дуруст ва саҳех нозил кардааст, на он Инчилҳои тағииру табдил додае, ки имрӯзҳо дар дasti аҳли китоб аст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰءَ اثْرِهِمْ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْتَّوْرَةِ وَإِنَّنَاهُ أَلِإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْتَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ٤٦﴾ المائدة: ٤٦

Худованд мефармояд:

«Ва аз пас, бар пай паёмбарон Исо писари Марямро фиристодем, ки боваридоранда буд барои он чизеки дар наздаш аз Таврот аст ва Инчилро бар ў додем, ки дар

он ҳидоят ва нур аст. Ва бовари ва тасдиқкунанда аст ончизе, ки дар наздаш аз Таврот аст ва ҳидояткунанда ва мавъизаву пандест барои Худотарсон» Сураи Моуда:46

Ҳамчунин аз ҷумлаи он ҷизҳое, ки Тавроту Инчил дар худ доранд ин башорат ва хушхабар ба фиристодашудани пайғамбари мо Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٥٧﴾ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ رَسُولَ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي
يَحِدُّونَهُ، مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الظَّبَابَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابَ
وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿١٥٨﴾ الْأَعْرَافُ : ١٥٧

Худованд мегуяд:

«Он зотҳое, ки пайравии паёмбари уммиро кунанд, ки дар бораи ў дар наздашон, ки дар Тавроту Инчил аст навишта ёбанд. Онҳоро амр ба маъруф кунад ва аз мункар наҳӣ кунад. Барои онҳо ҷизҳои хуб ва хушро ҳалол гардонад ва ҷизҳои бад ва нохушро барои онҳо ҳаром гардонад» Сураи Аъроф-147

4) Забур:

Забур ин китобест, ки Аллоҳ таъоло ба Довуд алайҳиссалом нозил кардааст Забуре, ки бояд ба он имон овард онест, ки Худованд ба Довуд алайҳиссалом нозил кард, на он Забуре бошад, ки бо дasti яҳудон ба он тағйирот даромада бошад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَءَاتَيْنَا دَاءً دَرْبُورًا ﴿١٦٤﴾ النَّسَاءُ : ١٦٣

Худованд мефармояд:

«Барои Довуд забурро додаем» Сураи Нисо- 163

5) Саҳифаҳои Иброҳим ва Мусо.

Ин саҳифаҳоест, ки Худованд ба Иброҳим ва Мусо алайҳимассалом дода альён ин саҳифаҳо гум шудаанд ва аз онҳо чизе дониста нашудааст, фақат онеки зикри онҳо дар Куръони карим ва суннати пайдар саллаллоҳу алайҳивасаллам омадааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَمْ يُبَنِّا بِمَا فِي صُحُفٍ مُّوسَى وَإِبْرَاهِيمَ
﴿٣٧﴾ الَّذِي وَقَتَ أَلَا نَزَرٌ وَازْرَةٌ وَزُرَّ أَخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِإِنْسَنٍ إِلَّا مَا سَعَى
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤١﴾ هُمْ يُجْزِئُونَ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى ﴿٤٢﴾ النَّجْمُ : ٣٦ - ٤١

Худованд мефармояд:

«Оё хабардода нашуд ва саҳифаҳои Мусо ва Иброҳим ки вафодор буд. Касе бори гуноҳи дигаронро набардорад. Одамиро оне расад, ки ў онро амал кардааст. Саъю кӯшиш ва амалаш дида хоҳад шуд ва мувофиқи ин саъю кӯшиш онро ғазои том дода шавад» Сураи Наҷм-36-41

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٦﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
إِنَّ هَذَا لِفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾ الأعلى:

19 - 16

Худованд мегӯяд:

«Балки онҳо ҳаёти дунёро ихтиёр карданд ва авло донистанд. Охират беҳтару боқимондатар аст. Ҳароина ҳаммаи ин да саҳифаҳои аввал мавҷуд аст, дар саҳифаҳои Иброҳиму Мусо» Сураи Аъло-16-19

РУКНИ ЧАХОРУМ

ИМОН БА ПАЁМБАРОН

1- Имон ба паёмбарон алайҳимуссалом яке аз рукнҳои асосии имон аст, ки имони банда бе он тасдиқ ва таҳқиқ нагардад. Имон ба паёмбарон ин чунин эътиқоди ҷозиме, ки ҳароина Худорост паёмбароне, ки Худо онҳоро барои расонидани пайғомҳояш баргузидааст. Касе гар пайравии онҳо кард, ҳидоят ёфта ва касе онҳоро ноғармони кардааст гумроҳ шудааст. Ҳароина паёмбарон он ҷизҳое, ки аз назди парвардигорашон нозил шудааст мардумро расонидаанд ва амонатро супорида умматро насиҳат кардаанд ва дар роҳи Худо ҷиҳоди ҳаққони карда, ҳуҷҷату далелҳоро қоим карданд ва ҷизро, ки аз назди Худо аст табдил ё тағиیر ё пинҳон накардаанд. Ба он паёмбароне, ки Худо номҳояшонро номбар кардааст ё номбар накардааст мо имон биёварем.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ قُولُواْ إِمَّا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾



البقرة: ١٣٦

Худованд мегӯяд:

«Бигӯед, ки имон овардем мар Аллоҳ таъолоро ва мар ончизе, ки моро нозил кардааст (яъне Куръон) ва мар ончизе, ки ба Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва фарзандони Яъқуб нозил шудааст имон биёрем. Ончизеро, ки Мусоро ва Исоро додашуд ва ҳамчунин ончизеро, ки паёмбаронро аз назди парвардигорашон дода шуд ба он имон биёварем. Моён байни яке аз

ишион ҷудогие наандозем ва моён барои ў таслим шудагонем» Сураи Бақара:136

Пас касе, ки пайгамбареро дурӯғёи кард ў ҳаққо, ки ба паёмбари тасдиқ ва ба ў имоноварда низ дурӯғ гуфтааст. Ва чун паёмбареро нофармони кард ба таҳқиқ паёмбареро, ки ба фармонбардории ў амр карда шудааст, нофармони ва сарпечи кардааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ
أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَضٍ وَنَكُونُ كُفَّارٌ بِعَضٍ
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيِّلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ النساء: ١٥٠ - ١٥١

Худованд мефармояд:

«Ҳароина он зотҳое, ки ба Ҳудо ва паёмбаронаш кофир мешаванд ва меҳоҳанд, ки байни Ҳудову паёмбаронаш ҷудоги андозанд, ва мегӯянд ки ба баъзеашон имон биёрем ва баъзеашонро кофир шавем ва меҳоҳанд, ки байни ин кор роҳеро бигиранд. Онҳоянд кофирони барҳақ ва моён барои кофирон азоби сахту дарднокро тайёр кардаем» Сураи Нисо: 150-151

2- Ҳақиқати паёмбари чист.

Нубувват ин восита ва миёнҷигие, ки байни холиқу маҳлук барои расонидани шариати Худованди бошад. Худованд бар касе, ки аз бандагонаш хоҳад паёмбариро неъмат диҳад ва барои он, касеро аз халқаш, ки хоҳад ихтиёр кунад ва касе ҷуз Ҳудо онро барои нафси худ ихтиёр карда натавонад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ النَّاسِ إِبْرَاهِيمَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ الحج: ٧٥

Худованд иршод мефармояд:

«Аллоҳ таъоло аз фариштагон ва аз мардумон низ фиристодагонро баргузид. Ҳароина Аллоҳ таъоло шунавою биност» Сураи Ҳа ё:75

Паёмбари аз тарафи Худо дода шавад на ин ки касб карда шавад.

Паёмбариро набояд, ки бо ибодат ва тоати бисёр дарёфт кард. Онро бо ихтиёри паёмбар ё талабаш дода нашавад, балки он баргузидагист ва ихтиёр аст аз назди Худои бузург.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿اللَّهُ يَجْتَحِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ الشورى: ١٣

Ў таъоло мефармояд:

«Аллоҳ таъоло касеро, ки хоҳад барояш баргузинад ва ба сўяш касе, ки ба худо боз гардад ҳидоят ва раҳнамуд созад» Сураи Шуро: 13

3- Ҳикмат аз фиристодашудани паёмбарон чи бошад:

Ҳикмат аз фиристодани паёмбарон дар чунин корҳо равшан гардад:

Аввал- Баровардани мардум аз бандапарасти ба Худопарасти ва аз гуломии бандаги бар махлук ба сўи озодии ибодати парвардигори бандаҳо .

﴿۱۰۷﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾
الأَنْبِيَاءُ: ۱۰۷

Худованд мегүяд:

«Ва мо туро фақат барои оламиён ҳамчун раҳмат фиристодаем» Сураи Анбиё - 10

Дуввум- шиносонидани мардум аз ҳадаф ва мақсаде, ки Худо халоикро барои он халқ кардааст. Ин мақсад, парестиши Худо ва якка донистани ўст ва он ки ин ду (яъне ибодат ва тавҳид) фақат аз роҳи паёмбароне, ки Худо онҳоро аз байни халқаш баргузида ва иззату обрӯи додааст дониста мешавад.

﴿۳۶﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الظَّلَفُوتَ ﴾ النحل: ۳۶

Худованд мефармояд:

«Хаққо ки моён дар ҳар уммат пайгамбареро фиристодем, то ин ки паростиши Худоро кунеду аз бутҳо дури би ҷуед» Сураи Наҳл:36

4- Ба воситаи фиристодани паёмбарон барпой кардани хучҷат ва далелҳо.

﴿۱۶۵﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ النساء: ۱۶۵

Худованд мегүяд:

«Паёмбароне, ки мушададиҳандаву бимнок кунандаанд (Фиристодем онҳоро) то ин ки баъди паёмбарон барои

мардум бар Худо ҳуҷҷате набошад. Ва худованд Голибу Ҳаким бошад» Сураи Нисо 165

4- Баёни баъзе чизҳои гайби, ки ақлҳои мардум онҳоро дарк нақунад, мисли ном ва сифатҳои Худо, шинохтани фариштагон ва рузи охират ва ғайраҳо.

5- Паёмбарон намунаи некӯ буда, Худо онҳоро ба одобҳои фозила пурра ва комил гардонида, онҳоро аз шубҳаҳою шаҳватҳо нигоҳ доштааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمْ أَقْتَدَهُ ...

الأنعام: ٩٠

Худованд иршод мефармояд:

«Онҳо, яъне паёмбарон чунин зотҳоянд, ки Худо онҳоро роҳнамои кардааст, пас ту бо роҳнамоишон пайрави ва иқтидо кун» Сураи Аньом 20

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٦﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٧﴾ المُتَحَنَّنَةُ: ٦

Ва боз мефармояд:

«Ба таҳқиқ шумоёнро дар пёмбарон намунаи некуест» Сураи Мумтаҳина:6

6- Неку ва ислоҳ кунонидани нафсҳо ва тозаву покиза кардани он ва огоҳонидани нафсҳо аз тамоми он чизҳое, ки онҳоро бад созад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ إِيمَانِهِ وَيُرَزِّكُهُمْ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴿٩﴾ الجمعة: ٩

Худованд мегуяд:

«У таъоло он зотест, ки барои уммиён (яъне арабҳои бесавод) паёмбареро аз ҷинси худашон фиристод ва у барои онҳо оятҳои Худоро тиловат қунад ва онҳоро тозаву покиза карда ба онҳо китоб (яъне Куръон) ва ҳикматро биёмузонад» *Сураи Ҷумъа 2*

وقال ﷺ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَتْمِمَ مَكَارَمَ الْأَخْلَاقِ." [رواه أَحْمَدُ وَالحاكِمُ].

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд:

«Ман ҳароина барои хотима ва пурра кардани ахлоқҳои писандида фиристода шудаам» Аҳмад ва Ҳоким ривоят карданд.

4) ВАЗИФАҲОИ ПАЁМБАРОН:

Паёмбаронро корҳои бузурге аст, ки аз ҷумлаи он корҳо:

- a) Расонидани шариати Худо ва даъвати мардум ба ибодати Худои ягона ва аз ибодати дигар даст қашидан.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿الَّذِينَ يُلَعِّبُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ، وَلَا يَخْشَوْنَ
أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ ٣٩ الأحزاب: ﴿٣٩﴾

Худованд мегуяд:

«Он зотҳое, ки пайгомҳои Худоро (барои мардум) бирасонанд ва уро битарсанд ва ба ҷуз Аллоҳ аз қасе натарсанд. Ва бас аст Худованд ҳисобкунанда» *Сураи Аҳзоб 39*

- б) Баёни ончизе, ки дар дин нозил шудааст:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٦٤﴾ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي أَخْلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ النحل: ٦٤

Худованд мегүяд:

«Ва мо барои ту зикрро (яъне Куръонро) нозил кардем, то ки барои мардум он чизе ки барои онҳо нозил шудааст онро баён сози. Шояд ки онҳо тафаккур кунанд» Сураи Наҳл 44

в) Умматро ба суи хайр далолат карда, онҳоро аз бадиҳо огоҳонида, аз корҳои савоб хушхабар дода аз корҳои гуноҳ ва иқоб тарсонидан.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٦٥﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴿١٦٥﴾ النساء: ١٦٥

Худованд мегуяд:

«Паёмбароне, ки муждаиҳандагон бимдиҳандагон»
Сураи Нисо 165

г) Мардумро бо сардории неку ва ахлоқи намунави ислоҳ кардан, чи бо суханашон бошаду чи бо феълашон бошад.

д) Барпой кардани шариати Худо байни мардум ва онро дар амал татбиқ кардан.

е) Шоҳидии паёмбарон рузи қиёмат мар умматҳояшонро ки онҳо дар ҳақиқат ба уммат ҳамаро расонидаанд,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤١﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَهَنَّمَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ يُشَهِّدِ وَجْهَنَّمَ يِلَّا عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ النساء: ٤١

Худованд мефармояд:

«Пас чигуна бошад, ки чун ҳаргоҳ мо аз ҳар уммате шоҳиде овардем ва туро бар онҳо шоҳид карда биёрем»
Сураи Нисо 41

5) ИСЛОМ ДИНИ ТАМОМИ ПАЁМБАРОН МЕБОШАД:

Ислом - ин дини тамоми паёмбарон ва фирстодагон бошад.

﴿۱۹﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ أَكْلَمُهُ﴾
آل عمران: ۱۹

Худованд мегуяд:

«Ҳароина дин дар назди Худо ин Ислом аст» Сураи Оли Имрон 19

Ҳамаи онҳо мардумро ба си ибодати Худо хонанд ва ибодати гайрашро бипартоянд, агарчанде ки шариат ва ҳукмҳояшон дигар бошад ҳам, вале онҳо дар решай дин, ки он тавҳид аст бо ҳам як бошанд.

قال ﷺ: «وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَاتٍ». [رواه البخاري]

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд:

«Паёмбарон бародарони аз як падаранд» Бухори ривоят кардаанд

6) ПАЁМБАРОН БАШАР БУДА ФАЙБРО НАМЕДОНАНД

Илми ғайб ин хусусиятҳои Худованди аст, на аз сифатҳои паёмбарон мебошад, зоро ишон мисли дигарон одам мебошанд, меҳӯранд ва менӯшанд ва оиладор мешаванд ва хоб мекунанд ва бемор шуда бемадор мешаванд.

﴿۲۰﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ...﴾ الفرقان: ۲۰

Худованд мефармояд:

«Ва пеш аз ту паёмбаронеро нафиристодем магар ин ки таом мехуранд ва дар бозорҳо роҳ мегарданд»
Сураи Фуркон 20

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا

الرعد: ٣٨ 

Худованд мефармояд:

«Хаққост ки пеш аз ту паёмбаронро фиристодем ва барои онҳо зан ва фарзандҳоро гардонидем» Сураи Раъд 38

Барои паёмбарон он чизҳое бирасад ки барои мардум низ бирасад, мисли ғаму андуҳ, шодиву хурсанди, қушишу ғайрат. Лекин Аллоҳ таъоло онҳоро барои расонидани динаш баргузида, онҳо аз илми ғайб ҳаминро донанд, ки Худо онҳоро ба он огоҳи кардааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٦﴾ عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا

مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ الْجَنُ:

٤٧ - ٤٦

Худованд мегуяд:

«Донандаи гайб, ки касе аз гайби у чизеро ошкор накунад. Факат касе аз паёмбаронаш, ки Худо ўро писандидааст онро бидонад, пас ҳароина Худо паси дasti вай ва паси пушти вай фариштагони нигаҳбонро равона мекунад» Сураи Чин: 26-27

7) БЕГУНОҲ БУДАНИ ПАЁМБАРОН

Худованд барои расонидани пайгомаш беҳтарини халқро ва дорои ахлоқи пурра ва комил бударо баргузидааст.

Онхоро аз гунохҳои кабира нигоҳ дошта, аз ҳар айбу нуқсон ва камбудиҳо пок кардааст, то ки ваҳий Худоро ба сӯи мардум бирасонанд.

Онҳо, он чизҳоеро, ки аз тарафи Худо аст, дар расонидани пайғомҳои Худо ба итифоқи уммат аз гуноҳу хатоҳо нигоҳ дошта шудаанд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ يَأَيُّهَا أَرَسُولُ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ المائدة: ٦٧

Худованд мегӯяд:

«Ей паёмбар ончие ки аз назди Худо ба ту нозил шуд, онро бирасон. Ва агар ин корро накарди, ту пайғоми Худоро нарасонидаи. Худованд туро аз мардум нигоҳ дорад» Сураи Муїда: 67

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ الَّذِينَ يُلْعِنُونَ رَسَلَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ ﴾ الأحزاب: ٣٩

Ва боз мефармояд:

«Ононе, ки пайғомҳои Худоро мерасонанд ва таблиг мекунанд ва ўро метарсанд ба ҷуз ў таъоло аз касе натарсад». Сураи Аҳзоб:39

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ الجن: ٢٨

Худованд мефармояд:

«То бидонад Худо, ки ба таҳқиқ расонидаанд пайғоми Худоро ва Худо аз ҳар ҷиҳат он чизе, ки дар назди

ишен аст, иҳота кардааст ва ҳар чизро аз рӯи шумор фаро гирифтааст».

Чун ҳарвакто аз кадомашон гуноҳи хурдакаке сар занад, ки онро ба расонидан ва таблиғ кардан ҳеч алоқае набошад, албатта Худованд он гуноҳро ба ишон баён созад ва зудаст, ки тавба кунанд ва ба сўи Худо бозпас гарданд ва гўё инки гуноҳе набудааст. Бо ин роҳ онҳо дарачаеро ноил гарданд, ки пеш аз ин ишонро чунин дарача набудааст. Зеро, ки Худованд паёмбаронашро бо ахлоқи пурра ва сифатҳои некӯ хусусият дода, онҳоро аз ҳар чизе, ки қадру манзилаташонро паст мекунад, покиза кардааст.

8) Адади паёмбар ва фиристодагон ва кадомашон аз ҳама бехтаранд:

Собит шудааст ки адади фиристодагон алайҳимуссалом аз 310-нафар зиёда будааст, чихеле ки паёмбар салаллоҳу алайҳи васалааам аз адади ишон пурсида шуданд, гуфтанд ки: «Онҳо 315- нафаранд»

Аммо паёмбарон (яъне анбиё) бошанд ададашон аз расулон зиёд будааст.

Худованд баъзе анбиё ва расулонашро дар китобаш барои мо онҳоро зикр карда, баъзеи дигарро зикр накардааст. Он паёмбар ва расулоне ки Худованд онҳоро дар китобаш зикр кардааст, ададашон 25-то мебошад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا لَمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ النساء: ١٦٤

Худованд мефармояд:

«Расулонеро ки мо барои ту аз пеш онҳоро қисса кардаем ва расулоне ки мо барои ту онҳоро зикр накардаем» Сураи Нисо:164

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٨٣﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا إِذْ أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرَفَعُ
 دَرَجَتِنَا مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٤﴾ وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَأْوَدَ وَسُلَيْمَانَ
 وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجَّارِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَزَكْرِيَا وَيَحْيَى
 وَإِسْرَائِيلَ وَإِلَيَّاسَ كُلَّمِنَ الْصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
 وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَمِنْ أَبَابِيهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَاجْنِبَيْتُهُمْ
 وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٨﴾ **الأنعام: ٨٣ - ٨٧**

Худованд мефармояд:

«Он ҳуҷҷат ва далелҳои мо ки барои қавми Иброҳим аст ба Иброҳим додаем. Касеро ки хостем дараҷа ва мартабаи ўро боло бардорем. Ҳароина парвардигори ту Ҳакиму Доно аст. Мо барои Иброҳим Исҳоқ ва Яъқубро додем ва ҳаряки онҳоро мо ҳидоят кардем ва Нуҳро аз пеш ҳидоят дода будем. Ва аз фарзандони Нуҳ Довуд ва Сулаймон ва Айюб ва Юсуф ва Мусо ва Ҳорунро низ ҳидоят кардем. Ҳамчунин некӯкоронро низ мо сазои нек бидиҳем. Ва Закариёро ва Яҳё ва Исо ва Илёсро низ ҳидоят кардаем. Ҳаряки аз онҳо аз некӯкорон будаанд. ва Исмоилро ва Юнусу Лутро низ ҳидоят кардем ва ҳаряки онҳоро бар болои оламиён фазилатманд гардонидем. Ва аз падарҳои онҳо ва фарзандонашон ва бародарҳояшон низ ихтиёр кардем ва онҳоро ба сӯи роҳи рост ҳидоят фармудем». Сураи Аньом:83-87

Ҳароина Худо, баъзеи паёмбаронашро бар болои баъзеи дигар фазилатманд гардонидааст.



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٥٥﴾ .. وَلَقَدْ فَضَّلَنَا بَعْضَ الْنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ .

الإسراء: ٥٥

Худованд иршод мефармояд:

«Ба таҳқиқ моён баъзе аз паёмбаронро бар болои баъзеашон фазилатманд кардаем». Сураи ИсроП:55

Ҳамчунин Аллоҳ таъоло баъзе аз фиристодагонашро бар болои баъзеашон фазилатманд кардааст.



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٥٣﴾ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

البقرة: ٢٥٣

Худованд мегўяд:

«Ин фиристодагон, ки баъзеашонро бар болои баъзеашон фазилатманд кардаем» Сураи Бақара:253

Беҳтарини фиристодагон, соҳибони ҳиммати оли бошанд (яъне улул азм). Онҳо Нуҳ, Иброҳим, Мусо, Исо ва паёмбари мо Муҳаммад саломи Худо бар онҳо бод, мебошанд.



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٣٥﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَرَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

الأحقاف: ٣٥

Худованд мемегўяд:

«Пас сабру тоқат кун, чихеле, ки паёмбарони олиҳиммат сабр кардаанд» Сураи Аҳқоғ:35

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿وَإِذَا أَخَذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثْقَاهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
 وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمٍ وَأَخَذَنَا مِنْهُمْ مِثْقَاهُمْ غَلِظًا﴾
 الأحزاب: ٧

Ва боз мефармояд:

**«Ва чун аз паёмбарон аҳду паймонашонро гирифтем ва
 ҳамчунин аз туву (яъне аз Мұхаммад алайхиссалом) аз
 Нуҳ ва Иброҳиму Мусо ва Исо писари Марям. Ва аз
 онҳо аҳду паймони маҳкамро гирифтаем» Сураи
 Аҳзоб:47**

Ва Мұхаммад алайхиссалом беҳтарини фиристодагон ва
 хатмкунандаи паёмбарон ва пешвои Худотарсонанд. Он зот
 хочаи фарзанди Одам ва пешвои паёмбарон, чун ҳама
 ҷамъ гарданд ва ҳаргоҳ, ки биёянд хатибу суханвари
 ишонанд. Соҳиби мақоми сутудашуда, ки онро аввалину
 охирин ҳама орзу ва таманно доранд. Он зот дорои
 байраки ситоиш ва ҳавзи сероб буда, шафоаткунандаи
 ҳалқ дар рӯзи ҷазо ҳастанду соҳиби фазилату василатанд.
 Худованд ишонро бо беҳтарин дин ва шариат фиристода,
 умматашонро беҳтарин уммате, ки барои мардум
 бароварда шудаанд, қарор додааст. Барояшон ва барои
 умматашон тамоми некӯи ва фазилатҳоро ҷамъ кардааст,
 ки ин некӯи ва фазилатҳоро барои тамоми умматҳои
 пешина тақсим карда буд. Уммати паёмбар дар ҳалқ ва
 оғариниш охирин уммат буда, дар ҳашр ва қиёmt аввалин
 уммат бошанд.

قال ﷺ: «فضلت على الأنبياء بست...». [رواه مسلم].

Паёмбар алайхиссалом гуфтаанд:

**«Ман аз дигар паёмбарон бо шаш чиз фазилатманد
 карда шудаам».**

وقال ﷺ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيمة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ
آدم فمن سواه إلا تحت لوابي يوم القيمة» [رواه أحمد والترمذى].

Ва боз фармудаанд:

«Ман хо ҹаи фарзанди одамам ва дар дастам байрақи
ситоиш ва ҳамд бошад ва ин фахр нест. Дар ин рўз
ягон паёмбаре набошад, аз Одам сар карда то Исо,
ҳама дар зери байрақи ман бошанд».

Аҳмад ва Тирмизи ривоят кардаанд.

Он зоте, ки дар фазилат баъд аз паёмбар биистад, Иброҳими халил бошанд. Ин ду халил (яъне пайғамбари мо ва Иброҳим) беҳтарин паёмбарони улул азм буда, ва сеи дигар баъд аз ин ҳарду меистанд.

9) Оятҳо ва нишонаҳои паёмбарон (яъне мӯъчиҳо)

Худованд паёмбаронашро бо мӯъчиҳои равшан ва нишонаҳои бузург қувват ва тайид бидиҳад, то ки барои онҳо ҳуҷҷат шавад. Аз ҷумлаи ин мӯъчиҳо, Қуръон, ду порча кардани моҳтоб, асоро ба мор табдил додан, паррандаро аз лой ҳалқ кардан ва ғайра мебошад.

Мӯъчиҳаи хориқул одот (яъне онеро, ки мардум натавонанд) ин далел ба ростии паёмбари буда, қаромоти далел бар ростии мушоҳида кунанда ба ростии паёмбари аст.

۵۵ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الحدید: ۵۵

Худованд мефармояд:

**«Ҳароина моён паёмбаронамонро бо нишонаҳову
мӯъчиҳо фиристодаем».** Сураи Ҳадид:25

Паёмбар алайҳиссалом гуфтаанд:

«Ягон паёмбаре нест ки магар ўро нишонаҳо дода
шудааст ва бар монанди он инсонҳо имон наовардаанд
ва ҳақиқат ин аст ки ончизе, ки чун ваҳй маро дода
шуд, худованд маро ваҳй дод ва умед дорам, ки ман аз

паёмбароне бошам, ки пайравонаш дар рўзи қиёмат бисёр бошад» Муттафақуṇ алаиҳ

Имон ба паёмбарии Мұхаммад алаиҳиссалом.

Имон ба паёмбарии Мұхаммад алаиҳиссалом, асли бузургест аз усули имон, ки имон бе он ба таҳқик нарасад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٣﴾ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفَرِينَ

سَعِيرًا ﴿١٣﴾ الفتح: ١٣

Худованд мефармояд:

«Ва касе ба Аллоҳ таъоло ва ба расулаш имон наёрад, пас моён ба кофирон оташро тайёр карда мондаем».

Сураи Фатҳ:13

Паёмбар алаиҳиссалом фармудаанд:

«Амр карда шудаам, то мардумро то он ҳангоме ки гувоҳи бар ягонагии Аллоҳ ва ба паёмбарии ман накунанд қитол бикунам» Муслим ривоят кардаанд.

Имон бар паёмбар бо чунин чизҳо пурра гардад:

Аввал: Шинохтани паёмбарамон Мұхаммад алаиҳиссалом. Ў — Мұхаммад писари Абдуллоҳ писари Абдул Мутталиб писари Хошиманд ва Хошим Қурайши буда, Қурайш аз арабҳо бошад ва арабҳо аз фарзондони Исмоил писари Иброҳими халиланд. Паёмбар 63-сол умр дида, 40-соли умрашон пеш аз паёмбар шуданашон гузашта, 23-соли дигар паёмбар ва расул будаанд.

Дуввум: бовар кардани ў дар он чизе ки барои мо хабар дода ва дар он чизе, ки амр кардааст онро итоат карда, ва аз он чизеки аз он боз доштааст аз он дур будан аст. Худоро бояд аз рӯи шариати ишон парастиш кард.

Саввум: Бояд эътиқод кард, ки он зот аз тарафи Худо ба тамоми инсу чин фиристода шуда, касе аз онҳоро набояд, ки аз пайравии он зот берун бароянд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٤﴾ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

الأعراف: ١٥٨ ﴿١٥٨﴾

Худованд мегўяд:

«Бигү Ә паёмбар, ки ә мардум ман барои ҳамаи шумоён фиристодаи Аллоҳ таъоло». Сураи Аъроф:158
Чаҳорум: Имон ба фиристода шуданаш. Он зот беҳтарини паёмбарон ва хотима дихандай онҳоянд.

﴿ ... وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ ...
الأحزاب: ٤٠

Худованд мефармояд:

«Локин (ӯ) фиристодаи Аллоҳ таъоло ва анҷом дихандай паёмбарон аст». Сураи Аҳзоб:40

Ва он зоти пок дўсти Худо ва хочаи фарзанди Одам ва соҳиби шафоати бузурге, ки бо васила ки он дараҷаи баланди ҷаннат аст, маҳсус гардонида шудаанд.

Он зот соҳиби ҳавзеанд, ки мардум ҳама дар рӯзи қиёмат ба он ҳавз барои обнӯши ворид гарданд ва умматашон беҳтарин уммат бушанд.

﴿ ... كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ ﴾ آل عمران: ١١٠

Худованд мегӯяд:

«Шумо беҳтарин уммате, ки барои мардум бароварда шудаед». Сураи Оли Имрон:110

Уммати он ҳазрат бештари аҳли ҷаннат буда, рисолаташон тамоми рисолатҳои пешгузаштаро аз эътибор соқит гардонидааст.

Панҷум: Худованд он зотро бо бузургтарин мӯчиза ва равшантарин нишона, ки он Қуръони бузург, сухани Худо ва аз табдилу тағиیر нигоҳ дошташудааст, қувват ва тайид додааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٨٨﴾ قُل لَّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

الإسراء: ٨٨

Худованд мегўяд:

«Бигү! Чун инсу чин гирди худ ҷамъ зананд, то мисли Куръон китобе биёранд, мисли ў оварда натавонанд, агарчанде, ки баъзеашон ба баъзеи дигар мададгору ёвар бошанд». Сураи Исрә:88

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

الحجر: ٩

Ва боз мефармояд:

«Ҳароина мо Зикрро (яъне ёдоваркунандаро) фуруд овардем ва мо онро муҳофизат кунем»
Сураи Хи құ:9

Шашум: Имон бар ин ки паёмбар ҳама чизҳои аз назди Худо омадаро ба мо расонида, амонатро супорида, умматро насиҳат кардаанд. Ягон некүие нест, ки умматро ба он роҳнамои накарда бошанд ва онҳоро ба он ташвиқу тарғиб накарда бошанд. Ягон бадие набошад, ки умматро аз он нахй накарда, аз он ҳушдор надода бошанд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٢٨﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عِنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

التوبۃ: ١٢٨

Худованд мегўяд:

«Ба таҳқиқ барои шумоён аз нафси худатон паёмбаре омад, ки барои ў ранҷу шикан ҷаи шумо душвор буда, баро шумо ҳарис буда, барои мұмминон меҳрублону дилсуз аст ». Сураи Тавба:128

وقال ﷺ: «ما من نبی بعثه اللہ فی امّة قبلی إلّا کان حقاً علیه أَن يدلّ أُمّتہ علی خیر ما يعلمه لهم، ويحذر أُمّتہ من شر ما يعلمه لهم» [رواه مسلم].

Паёмбар алайхиссалом гуфтаанд:

«Ягон паёмбаре нест, ик Худо ўро ба уммати пеш аз ман буда фиристода шуда, магар ўро лозим аст, ки уммати худро аз хубиҳо таълим дихад ва ба он раҳнмои кунад ва аз бадиҳо онҳоро таълим дода аз он ҳушдор созад». Муслим ривоят кард.

Хафтум: Паёмбарро дуст доштан ва ин муҳаббатро аз муҳаббати нафсу тамоми мардум боло ва авло донистан. Паёмбарро бузург ва воло дониста, ихтиром ва итоат кардан. Ин яке аз ҳуқуқҳои паёмбар аст ки Худованд инро дар китобаш барои мо воҷиб гардонидааст, зеро ки дустдоштани паёмбар ин дустдоштани Худо буда, фармонбардории он кас фармонбардории Худо аст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣١﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُجْبِونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ آل عمران: ۳۱

Худованд мегӯяд:

«Бигӯ! Агар Худоро дуст доред, пас пайравии манро кунед, онгоҳ Худо шумоёнро дуст бидорад ва гуноҳҳои шумоёнро магфират кунад ва Аллоҳ таъоло магфират кунандаву меҳрубон аст». Сураи Оли Имрон:31

Ва сухани паёмбар аст ки мефармоянд:

وقوله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»
[متفق عليه].

**«Имони яке аз шумоён комил нест, то он ҳангом, ки ман ба ў аз падару модараши ва фарзандаш ва аз тамоми мардум дидা дустдоштатар бошам»
.Муттафақун алайҳ**

Хаштум: Салавот ва саломро барои он ҳазрат бисёр гуфтан, чаро ки баҳил оне аст, ки чун номи паёмбар дар назди ў зикр карда шавад ба он зоти пок салавот нафиристанд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُوةً عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ الأحزاب: ٥٦

«Хароина Аллоҳ таъоло ва фариштагонаши барои паёмбар салавот бифиристанд, э он зотҳое ки имон овардаед барои ў салавот ва салом бифиритед» Сураи Аҳзоб:56

قال ﷺ: «من صلى علىٰ واحدة، صلى الله عليه بها عشرًا» [رواه مسلم].

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд:

«Касе، агар бар ман як бор салавот бифиристанد، Худованд бар ў даҳ бор салавот бифиристанد». Муслим ривоят кардаанд.

Салавот барои паёмбар дар баъзе ҷойҳо мутааккид буда, аз ҷумлаи он ҷойҳо: Дар ташаҳҳуд, ки он дар намоз аст, дар дуои қунут, дар намози ҷаноза, дар ҳутбаи ҷумъа, баъд аз аzon, ҳангоми ба масҷид даромадан ва баромадан ва дуо кардан ва ҳамунин номи паёмбарро зикр кардан ва гайраҳо.

Нуҳум: Пайғамбарамон ва дигар пайғамбарон дар назди парвардигорашон зинда буда, ҳаёташон ҳаёти барзахи буда ин ҳаёти онҳо аз зинда ва ҳаёт будани шуҳадо комилтару пурратар аст. Локин ҳаёти онҳо, мисли ҳаёт ва зиндагие, ки дар замин доштаанд чунин нест. Он ҳаётест, ки мо ҷигунағии онро дарк карда натавонем ва аз онҳо номи марг равонда нашавад.

وقال ﷺ: «ما من مسلم يسلم علىٰ إلا رد الله عليٰ روحه كي أرد عليه السلام» [رواه أبو داود].

Паёмбар алайҳиссалом гуфтанд:

«Ягон мусалмоне нест, ки чун моро салом бифиристанд Худованд барои ман руҳамро бозпас бифиристанد, то ки ба саломаш ҷавоб бигӯям». Абудовуд ривоят кардаанд.

Даҳум: Аз эҳтироми паёмбар ин аст, ки ҳангоми зинда буданашон ва ҳамчунин ҳангоми дар назди қабр салом додан дар наздашон набояд овозро баланд кард.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَبْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ الحجرات: ۲

Худованд мегүяд:

«Э он зотхое, ки имон овардаед! Овозҳои худро аз овозҳои паёмбар баланд набардоред ва бо овози баланд бо ў сухан нагӯед, чихеле ки баъзеатон бо баъзеи дигар бо овози баланд сухан мегӯед. (Чун овозро, ки баланд кардед) Амалҳои шумо нест шавад ва шумоён онро ҳис накунед». Сураи Хуҷорот:2

Хурмати паёмбар баъд аз гуронидан мисли ҳурматашон дар ҳангоми зинда буданашон аст. Чихеле, ки насли аввал паёмбарро ҳурмат карданд, ҳамчунин моро вочиб аст, ки он ҳазратро ҳурмат кунем. Ишон саҳтарин одамҳоеанд, ки паёмбарро дар корҳояшон мувофиқат карда, аз паёмбар дур набуданд ва чизеро, ки дар дин нест пайдо накарданд. Ёздахум: Дуст доштани саҳобагонашон ва аҳли хонаводаву занҳояшон ва тамоми ҷураҳояшон ва аз танқиду ҳақорат ва дашному лаъни онҳо худро дур гирифтанд.

Ҳаққо, ки худованд аз онҳо рози шуда, онҳоро барои сӯҳбати паёмбараш ихтиёр карда, барои ин уммат дуст доштани онҳоро лозим донистааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ وَالسَّيْقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ التوبه: ۱۰۰

Аллоҳ таъоло мефармояд:

«Пешиниёни аввалин аз муҳоҷирону анзориҳо ва онҳое, ки бо некуи пайравии онҳоро мекунанд, Аллоҳ таъоло аз онҳо рози шуд ва онҳо низ аз Ҳудо рози шуданд». Сураи Тавба:100

وقال ﷺ: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». [رواه البخاري].

Паёмбар алайхиссалом фармуданд:

«Саҳобагони маро даишном надиҳед, қасам ба он зоте, ки ҷони ман дар дасти ўст, агар касе аз шумо мисли қуҳи Уҳуд тилло садақа бидиҳад ба як каф садақаи ишон ё нисфи он нарасад». Бухори ривоят кардаанд.

Худованд ба онҳое, ки баъд аз саҳобагон омадаанд фармудааст, то ки ба ишон аз Худо мағфират бипурсанд ва дар дилҳояшон нисбати онҳо ягон бадие надошта бошанд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَإِلَّا خَوِّنَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِإِلَيْمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ الحشر: ۱۰

Худованд мегуяд:

«Ва он зотҳое, ки баъд аз ишон омадаанд мегӯянд, ки парвардигоро моро ва он бародарҳое, ки аз мо пеш бо имон гузаштаанд бубахш ва дар дилҳои мо ба онҳое, ки имон овардаанд ҳе ҷ кинае пайдо накун. Парврдигори моён ҳароина туи баҳшояндаву меҳрубон». Сураи Ҳашр:10

Дувоздаҳум: Аз ғулув ва аз ҳад боло бардоштани паёмбар дур будан, зеро ки ин кор аз бузургтарин азият ва шиканҷаест мар паёмбарро.

Паёмбар уммати худро дар ҳаққашон аз ғулув кардан, дар таъриifu тавсифи ишон аз ҳад гузаштанро манъ карданд. Ҳамчунин аз ин ки паёмбарро аз он манзилае, ки Худо додааст зиёд бардоштанро низ манъ кардаанд.

قال ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لَا أَحْبُ أَنْ تَرْفَعُنِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي».

Паёмбар гуфтаанд:

«Ҳароина ман фақат бандай Худо ҳастам ва шумо низ бояд бигуед, ки бандай Худо ва фиристодай ўст. Ман дуст надорам, ки маро аз манзилаам зиёда бардоред ».

وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». [رواه البخاري].

Ва боз фармудаанд:

«*Дар ҳаққи ман гулув ва аз ҳад нагузаред, чихеле, ки насоро дар ҳаққи писари Марям гулув карданд.*»

Бухори ривоят кардаанд.

Паёмбарро набояд дуо гуфт (яъне э паёмбар, э расулаллоҳ) ва набояд аз ишон начот биталабид ва набояд қабрашонро тавоф кард ё барои қабр назру ниёз кард. Ҳамаи ин корҳо ба Худо шарик овардан буда, ба таҳқиқ Худованд сарф кардани ибодатро бар ғайр аз худаш наҳӣ ва манъ кардааст. Ҳамчунин дар муқобили ин корҳо ихтиром накардани паёмбар буда,,ки он далел бар кутоҳи дар ҳаққи паёмбар ё назарногири ё масхараву истиҳзо кардан буда, аз ислом баромадан ва Худоро кофир шудан аст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَبِلَّ اللَّهِ وَإِيَّاهُ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهِزُونَ
لَا تَعْنِدُ رُوًافَةَ كُفَّارٍ مُّكَفَّرٍ ۚ ۶۵ - ۶۶ ﴿٤٧﴾ التوبه: ۶۵ - ۶۶

Худованд иршод мефармояд, ки:

«*Бигӯ! Оё ба Аллоҳ таъоло ва оятҳояш ва фиристодааш масхара ва истиҳзо мекунед? Узроҳи накунед, ки ба дурусти баъд аз имон оварданатон кофир шудаед.* Сураи Тавба:66

Муҳаббати ростин ва аз таҳти дил он аст, ки соҳибашро ба пайрави ба суннати паёмбар ва роҳнамудиашон бурда расонад ва он чизе, ки муҳолифи суннаташон аст онро тарк кунонад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۳۱ ﴿٤٩﴾ آل عمران: ۳۱

Худованд мефармояд:

«*Бигӯ! Агар шумо дустдори Худо бошед, пас пайравии маро бикунед ва онгоҳи Худо шуморо дуст бидорад ва гуноҳҳои шумоёнро магфират бикунад. Ва Аллоҳ*

таъоло баҳшояндаи меҳрубон аст». Сураи Оли Имрон:31

Пас дар таъзими паёмбар лозим ин аст, ки набояд аз ҳад гузар кард ва ё дар он кутохи кард. Он зотро набояд, ки сифатҳои худоиро бидод ва ҳамчунин набояд, ки қадрашонро ва ҳаққашонро, ки чи аз ихтиром ва чи аз муҳаббат бошад паст кард, ки аз намоёнтарини он муҳаббат, пайрави ба шариат ва раҳнамудиашон ва роҳ рафтан ва иқтидо ба он ҳазрат кардан аст.

Сенздаҳум: Имон ба паёмбар факат бо тасдиқи ишон ва амал кардан ба ончизе, ки овардаанд таҳқиқ шавад. Ва ин аст маъни ба паёмбар имон овардан ва фармонбардории ишон фармонбардории худо буда, нофармонии паёмбар нофармонии худост. Ва бо таҳқиқи тасдиқи паёмбар ва пайравиашон, имон ба паёмбар ба таҳқиқ ояд.

РУКНИ ПАН ЧУМ

Имон ба рузи Ҷазо

- 1- Имон ба рузи Ҷазо — ин, чунин имонест, ки бояд бовар кард, ки ҳаёти дунёро охир асту баъд аз он дохили ҳаёти ухрави гардид. Ин ҳаёт бо мурдан сар шуда, ҳаёти қабри то рузи Ҷазо ва баъд аз он бархестану ҷамъ шудан ва Ҷазо гирифтани дохили ҷаннат ё дузах шудан аст.
- 2- Имон ба рузи охират, ин яке аз рукнҳои имон буда, бе ин руки имони бандар пурра нагардад ва касе онро инкор кунад кофир гардад.



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٧٧﴾ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

البقرة: ۱۷۷

Худованд мегуяд:

«*Ва лекин некукор онаст аст, ки имон ба худову ба рузи охиратовардааст.....*». Сураи Бақара: 177

قال ﷺ - (الإيمان) :- " أَن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. " [رواه مسلم].

Паёмбар алайҳиссалом чихеле ки дар ҳадиси Ҷибрил омадааст фармуданд:

«*Чаброил гуфтанд, ки пас маро аз имон хабар бикун؟ Гуфтанд: имон ин аст, ки ба Худо ва фариштагон ва китобҳояши ва паёмбаронаши ва ба рузи Ҷазо ва ба тақдирни некиву бади имон биёвари*». Муслим ривоят кардаанд.

Ва за Ҷумлаи имон ба рузи қиёмат воҷиб будани имон ба саршавиҳо ва муқаддимаҳои рузи охират аст, чихеле, ки паёмбар аз алломатҳои омадани рузи қиёмат хабардор кардаанд. Олимҳо ин алломатҳоро ба ду гуруҳ тақсим кардаанд:

1- Аломатҳои хурд ё кучак:

Ин чунин аломатҳое аст, ки ба наздик шудани рузи қиёмат далолат кунад. Ин аломатҳо хеле бисёр буда, бисёрии он шуда гузаштааст, агар ағлабаш набошад. Аз Ҷумлаи аломатҳои хурдакак: фиристода шудани паёмбарамон, бардошта шудани амонат, оро ва торо додани масҷидҳо, хонаҳои баландошёна пушидани чупонҳо ва подабонҳо, Ҷанги яхудон ва куштани онҳо, наздик шудани вакт, камии кор, ошкор шудани фитнаҳо, бисёр шудани куштор, бисёр шудани зино ва фисқу фуҷур.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ الْقَمَرٌ

Худованд мефармояд:

«Наздик омад қиёмат ва бишигофта шуд моҳтоб»
Сураи Қамар:1

2- Аломатҳои бузург:

Ин чунин аломатҳое аст, ки дар наздикии қиёмат ба вуқуъ бипайвандад ва мардумро ба сар шудани он бимнок кунад. Ин аломатҳо даҳ то буда, то баҳол якеи аз онҳо воқеъ нашудааст. Аз Ҷумлаи аломатҳои бузург: баромадани Маҳди, баромадани Даҷҷол, фаромадани Исо алайҳиссалом аз осмон ба сифати ҳокими одил. Чун он ҳазрат фароянд салибро бишикананд, Даҷҷол ва хукро бикушанд, бар болои кофирон Ҷизяро во гузоранд ва бо шариати Ислом хукмрони кунанд.

Яъчӯ Мъяҷӯ дар он хангом пайдо шаванд ва Исо бар Худо дуо кунанд ва ҳамаги бимиранд. Сипас офтоб се бор дар машриқ ва дар мағриб ва севуминаш дар Ҷазираи араб тира гардад баъд аз он дуди бузурге аз осмон пайдо гардад, ки мардумро бехуш гардонида онҳоро нобино созад. Қуръон аз руи замин ба осмон бардошта шавад. Офтоб аз ғурубгоҳ барояд ва Доббатул-арз барояд ва оташи бузурге аз шаҳри Адан баромада мардумро ба суи замини Шом бигурезонад. Ва ин охирин аломатест аз аломатҳои бузург.

روى مسلم عن حذيفة بن أَسِيد الغفارِي - رضي الله عنه - قال: اطلع النبي ﷺ ونحن نتذاكر فقال: "ما تذكرون؟" قالوا: نذكر الساعة. قال: إِنَّهَا لَنْ تَقُومْ حَتَّى تَرُوا قَبْلَهَا عَشْر

آيات. فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم." [رواه مسلم].

Имом Муслим аз Хузайфа писари Усайди Фиффори ривоят кардаанд, ки рўзе паёмбар алайҳиссалом ба пеши мо омаданд ва мо суҳбат доштем ва гуфтанд: *дар бораи чи суҳбат доред?* Гуфтем: дар бораи рўзи қиёмат Гуфтанд: *қиёмат, то он ҳангоме, ки пеш аз он даҳ аломатро набинед, пайдо нагардад* ва сипас он даҳ аломатро як бар як зикр карданд, ки онҳо: *Баромадани Дуд, Даҷчор, Добба. баромадани офтоб аз гурубгоҳаш, ва фаромадани Исо писари Марям, Яъҷӯз се бор тира гаштани офтоб, ки дар мишиқу дар магриб ва севуминаш дар Ҷазираи Арабистон аст, ва охирин аломаташ ин оташест, ки аз Яман барояд ва мардумро ба маҳшаргоҳашон бигрезонад.* *Муслим ривоят карданд.*

وقال ﷺ: "يخرج في آخر أمتی المهدی، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطی المال صحاحاً، وتکثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً، أو ثمانياً، يعني حججاً". [رواه الحاکم في المستدرک].

Паёмбар алайҳиссалом фармуданд:

«Дар охир умматам Маҳди барояд, ки Худованд бо ўбороне биборонад ва замин сабзаҳояшро барорад ва молҳоро саҳеҳ ва пурра бидиҳад, чорпо бисёр шавад, ва уммат бузург шавад. У ҳафт ё ҳашт сол зиндагони кунад».

Ҳоким дар мустадрак ривоят кардаанд.

Чихеле, ки ворид шудааст, ки ин аломатҳо яъне аломатҳои қиёмат, ҳама пай дар пай ба вуқуъ оянд, чихеле ки марҷон дар ришта баста шавад ва чун яке аз онҳо пайдо шавад дигараш пай дар пай пайдо шудан гирад. Чун ин аломатҳо ба поён расад қиёмат ба изни Худо қоим ва барпо гардад. Мақсад аз соат ё қиёмат ин аст, ки мардум бо амри парвардигорашон барои ҳисобу китоб аз қабрҳояшон

берун оянд. Баъд аз он шахси некўкорро неъмат ва бадкорро азоб дода шавад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجَادِيثِ سِرَاعًا كَانُوهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوقَضُونَ

المعراج: ٤٣

Худованд мефармояд:

«(Киёмат) рузест, ки аз қабрҳояшон шитобон бароянди гүё. ки ишон ба суи нишона медаванд» Сураи Маори 4:43

Ин руз дар Қуръон бо чанд номҳо зикр шудааст, ки аз чумлаи он: рузи қиёмат, кубанда, рузи ҳисоб, рузи қасос, аттомма, алвоқиъа, алҳокқа, ассохха, алғошияҳ ва ғайраҳо. Рузи қиёмат:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ لَا أَقِسمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿٢﴾ القيمة: ١

Худованд мегӯяд:

«Касам ба рузи қиёмат» Сураи Киёмат:1

Кубанда (қориъа)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ القارعة: ١

Худованд мефармояд:

«Кубанда, чи аст кубанда» Сураи Кориъа:1-2

Рузи Ҳисоб:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا

نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢﴾ ص: ٢٦

Худованд мегуяд:

«Ҳароина он зотҳое, ки аз роҳи Худо боз мезананд, барои онҳо азоби саҳт аст, барои он ки рузи ҳисобро фаромӯш кардаанд».

Рузи Қасос:

١٤ ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۚ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحَّمٍ ۚ ۱۳ ﴾

الانفطار: ١٣ - ١٤

Худованд мегүяд:

«Ba ҳароина зишткорон дар дузах бошанд. Дохили он рузи қасос бидароянд» Сураи Инфитор: 14-15

Аттомма (ходисаи бузург)

٣٤ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الظَّاهِمَةُ الْكُبْرَىٰ ۚ ۲۴ ﴾ النازعات:

Худованд мегүяд:

«Пас чун ҳаргоҳ, ки ҳодисаи бузург биёяд» Сураи Нозиот: 34

Алвокиъа:

١ ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقْعَةُ ۚ ۱ ﴾ الواقعة:

Худованд мегүяд:

“Ёд кун он гоҳ ки қиёмат мутаҳаққиқ шавад” Сураи Вөқиа:1

Алҳоққа:

٢ ﴿ الْحَاجَةُ مَا الْحَاجَةُ ۚ ۲ ﴾ الحاجة:

Худованд мегүяд:

«Киёмат (алҳаққа) чи аст қиёмат». Сураи Хаққаҳ:1-2 Сохха (овози саҳт)

٣٣ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۚ ۳۳ ﴾ عبس:

Худованд мегүяд:

«Пас ҳарвақто ки биёяд овози саҳт». Сураи Абаса:33

Фошияҳ

١ ﴿ هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۚ ۱ ﴾ الغاشية:

Худованд мегүяд:

«Оё туро Ҳодисаи қиёмат (гошияҳ) омад» Сураи Фошияҳ:1

2- Имон ба рузи қиёмат чигуна бошад:

Имон ба рузи қиёмат муфассал бошаду муҷмал.

Аммо имони мұцмал ин имонест, ки ту бояд имон биёри, ки ин чунин рүзест, ки биёяд ва Худо дар он халқи аввалину охиринро ғамъ кунад ва харякро мувофиқи амалаш ғазо бидиҳад, ки фирмәе дар ғаннат бошаду фирмәе дар дўзах.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى

٥٠ - الواقعة: ﴿٤٩﴾ مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ

Худованд мефармояд:

«Бигүй ки ҳароина аввалину охирин ҳама ба вақти рузи маълум ва маҳдуд ғамъ оварда шаванд». Сураи Вақиъа:49-50

Аммо, имони тафсили ин имонест, ки бояд ба тафсиле, ки байд аз мавт мешавад ба он имон овари. Ва ин имон зери худ чунин корҳоро дарбар мегирад:

Якум: ФИТНАИ (ИМТИҲОНИ) ҚАБР

Имтиҳони қабр — ин суолест, ки байд аз мурдани банда ўро дар қабраш аз парвардигош, аз динаш, ва аз паёмбараш пурсида мешавад. Худованд он зотхое, ки имон овардаанд дар ин саволу ғавоб бо қавлу сухани устувор событқадам мегардонад. Чихеле ки дар ҳадис омадаст, ки чун ўро пурсида шавад мегўяд: « *Парвардигорам Аллоҳ ва динам Ислом ва паёмбарам Мұҳаммад алаиҳиссалом мебошанд* ». Муттафақун алаиҳ.

Пас бояд ба он чизе ки ҳадисҳои паёмбар дар бораи саволи ду фаришта ва чигунагии ин савол омадааст, бояд имон овард ва ҳамчунин бояд ба ончизе, ки мұммин ва ба ончизе, ки муноғиқ ба савол ғавоб медиҳанд, бояд имон ва бовари кард.

Дуввум: АЗОБИ ҚАБР ВА НЕЙМАТАШ

Бояд ба азоби қабр ва наыми он имон овард ва он чуқурие аз чуқуриҳои оташ ё боғчае аз боғчаҳои ғаннат бошад. Қабр аввалин манзилаҳои охират буда, касе агар дар он наҷот ёфт, оянда барои ўосон гардад ва касе дар он агар наҷот наёфт оянда барояш аз он діда бадтар ва

саҳтар гардад. Касе агар фавтид, қиёмати ў қоим ва барпой шудааст. Наим ё азоб дар гўр бар рух ва часад воқеъ гардад ва гоҳе ин ҳарду танҳо ба рух воқеъ гардад. Азоби гўр мар золимонро буда, наими он мар мұмминони росткорро бошад. Шахси мурда, дар ҳаёти барзахи (яъне ҳаёте, ки мобайни ин дунёву охират бошад) ё дар азоб бошад ё дар роҳат, хоҳ ў гуронида шуда бошад хоҳ не. Агарчанде ўро сўзонида бошанд ё ў ғарқ шуда бошад ё ўро даррандаву паррандаҳо хўрда бошад ҳам, ўро лобуддист, ки азоб ё роҳатро бичашад,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٦﴾ الْنَّارُ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقْوُمُ
السَّاعَةُ أَذْخِلُوا إِلَيْهَا أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٧﴾ غافر: ٤٦

Худованд мефармояд:

«Оташ — ки бар он бомдодон ва шомгоҳон ҳозир карда мешаванд (яъне кофирон) ва рузи барпой шудани соат (яъне қиёмат) бигўем, ки пайравони Фиръавири дохили саҳтарин азоб кунед».

وقال ﷺ: "فَلَوْ لَا أَنْ لَا تَدْعُونَا لِدُعْوَتِ اللَّهِ أَنْ يَسْمَعُكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ." [رواه مسلم]
Паёмбар алайҳиссалом фармуданд:

«Агар шумоён мурдаҳоятонро гўр намекардед ман Худоро дую мекардам токи ба шумо азоби қабрро бишуванавонад». Имом Муслим ривоят кардаанд.

Саввум: ДАМИДАНИ СУР

Сурной ин шоҳест, ки Исрофил дар он бори аввал бидамад ва тамоми ҳалқ бимиранд, магар касе, ки Худо ўро наҳоҳад, ки бимирад. Сипас бори дуввум дар он бидамад ва тамоми ҳалоик аз он замоне, ки Худо дар дунё ҳалкро ба вуҷуд овардааст, то ба рўзи қиёмат ҳама барои қиёмат Ҷамъ гарданд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾

الرِّمَز: ٦٨

Худованд мегүяд:

«Пас, чун дар сур дамида шавад ва касе, ки дар осмонҳову касе, ки дар замин аст, ҳама бимиранд магар касеро, ки Аллоҳ бихоҳад. Сипас бори дигар дар он дамида шавад ва ишон ногаҳон истода, менигаранд». Сураи Зумар:68

وقال ﷺ: "ثم ينفح في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرًا كأنه العَذَلُ، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون". [رواه مسلم].

Паёмбар алайҳиссалом фармудаанд:

«Пас чун дар сур дамида шавад ва касе, ки ўро мешунавад камтар вақт гӯш медиҳад ва камтар вақт худро мебардорад ва баъд аз он касе намонда ҳама бимиранд. Сипас Худованд боронеро меборонад، ки ҷасади мардум аз он бирӯяд. Ва бори дигар дар сур дамида шавад، мардум ҳама бархестаанд менигаранд». Муслим ривоят кардаанд.

Чаҳорум: ЗИНДА ГАРДОНИДАН

Ин рӯзест, ки Худованд он ҳангоме, ки дуввум бора дар сур дамида шавад, мурдаҳоро зинда кунад ва ҳама мардум пеши Худои бузург рост биистанд. Чун Худованд иҷозат диҳад то сур дамида шавад ва руҳҳо ба ҷасадҳо боз гардонида шавад. Ин ҳангом мардум ҳамаги по барҳнаву белибос ва хатна нокардаву бечиз аз қабрҳои худ бархезанд ва ба сӯи маҳшаргоҳ бишитобанд.

Истоданашон дар маҳшаргоҳ хеле тӯл кашад ва офтоб ба сари онҳо хеле наздик шавад ва гармияш онҳоро зёда карда шавад. Аз саҳтии мавқиф ва гармии он, онҳоро арак лаҷом занад. Бархеро арак то соқи поящ ва дигареро то

зону ва бархеро то миёну дигареро то сина ва баъзеашонро то китф ва дигареро арақ бар даҳонаш лаҷом занад. Ҳамаи ин мардумро ба қадри аъмолашон бошад. Зинда гардонидан ҳаққасту рост буда, бар он шариату ҳиссу ақл далолат кардааст.

Далел аз шарь:

Бисёре аз оятҳои китоби Худо ва далелҳои саҳеху сарех аз паёмбар бар исботи рузи растоҳез далолат кунанд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٠٤﴾ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبَعِّثُنَّ ثُمَّ لَئِنْبَوْءُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
سَيِّرٌ ﴿٧﴾ التَّغَابِنُ:

يَسِيرٌ ﴿٧﴾ التَّغَابِنُ:

Худованд мефармояд:

«Бигү оре, ва қасам ба парвардигорам, ки барангехта шавед».

Ва боз мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ نَطُوِي السَّكَمَاءَ كَطَّيِّ السِّجْلِ لِلْكُتُبِ
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعَدْنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾
الأَنْبِيَاءُ:

«Чуноне, ки оғоз кардем аввали оғаринишро, дигар бор низ биргардонем оғаринишро». Сураи Анбиё:104

Қавли паёмбар аст, ки мефармоянд:

«Сипас дар сур дамида шавад ва касе гар ўро бишунавад камтаре ба он гӯш дихад ва пас худро камтар рост кунад ва баъд аз он касе намонда ҳама бимиранд. Сипас Худованд боронеро бифиристаద, ки он мисли соя бошад ва ҷасади мардум аз он бирӯяд ва пас бори дигар дар сур дамида шавад ва он гоҳ мардум ҳама бархезанд ва менигаранд». Муслим ривоят кардаанд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٧٨﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَسَيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحِيٰ
الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٩﴾ قُلْ يُحِيِّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ

عَلِيهِمْ ﴿٧٩﴾ يس: 78 - 79

Худованд мегүяд:

«Гуфт (яъне кофир) ки кист ин устухонҳои қуҳнаи пусидаро аз нав зинда гардонад? бигӯ (иий Муҳаммад), ки оне ки устухонро бори аввал пайдо кард ўст, ки онро бори дигар зинда гардонад ва ў ба тамоми ҳалқ доно бошад». Сураи Ёсин:78-79

Далел аз ҳисс:

Ҳаққо, ки Худованд барои бандажояш дар ин дунё зинда гардонидани мурдаҳоро нишон медиҳад. Дар сураи Бақара бар ин далел панҷ мисоле аст, ки он:

- 1- Қавми Мусо, ки Худованд онҳоро бимиронид ва аз нав зинда кард.
- 2- Мурдаи бани Исроил.
- 3- Қавме ки аз диёри худ аз мавт гурехтанд.
- 4- Оне, ки бар қишлоқе гузар кард.
- 5- Паррандаи ҳазрати Иброҳим.

Аммо далел аз ақл бошад: далел аз ду ҷиҳат аст.

а) Ҳароина Худованд бавучудорандай замину осмонҳост ва ончие, ки дар онҳост. Бори аввал онҳоро ҳалқ кард ва он зоте ки бори аввал онҳоро ҳалқ карда аз иода кардани онҳо бори дигар очиз набошад.

б) Ҳароина замин мурда ва беҳосил мегардад ва Худованд бар он боронро нозил кунад ва сабза дар он сар занад. Он тавоное, ки замини мурдаро зинда гардонид қодир аст, ки мурдаҳоро низ зинда гардонад.

Панҷум: РАСТОХЕЗ ВА ҲИСОБУ ПОДОШ

Моён ба зинда гардонидани ҷасадҳо ва саволу ҷавоб ва барпой кардани адл ва ба подош додани аъмоли ҳалоик имон мебиёрем.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٨﴾ لَقَدْ جَئْنُمُوا كَمَا خَلَقْنَاهُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ﴿٤٩﴾ الكهف:

٤٨

Худованд мефармояд:

«Ва зинда гардонем онҳоро ва аз онҳо касеро нагузорем» Сураи Каҳф:47

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٥٠﴾ فَإِمَّا مَنْ أُوتِكَتْ كِتَبَهُ بِسَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ أَفْرَءُ وَأَكَنْيَيْهِ ﴿٥١﴾ إِنِّي طَنَّتْ أَنِّي مُلِيقٌ حِسَابَيْهِ ﴿٥٢﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٥٣﴾ الحاقة: ١٩ - ٢١

Худованд мефармояд:

«Пас касеро, ки китобашро ба дасти рост дода мешавад мегўяд, ки бихонед китобамро ва ман гумон надоштам, ки ман ҳисобу китобро рубурӯ мешавам. Пас ў дар зиндаги ва майшати арҷманд бошад». Сураи Хоққа:20-21

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٥٤﴾ وَإِمَّا مَنْ أُوتِكَتْ كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتْ كِتَبَهِ ﴿٥٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابَيْهِ ﴿٥٦﴾ الحاقة: ٢٥ - ٢٦

Худованд мегўяд:

«Ва аммо оне ки китобашро аз дасти чапаш дода мешавад мегўяд, ки кош маро китобам дода намешуд ва ман надонам ҳисобу китобам чи мешавад».

Сураи Хоққа: 25-26

Ҳашр — ин овардани мардум ва Ҷамъ кардани онҳо ба маҳшаргоҳ буда, фарқи он аз баъс (бархезонидан) ин аст, ки баъс ин баргардонидани арвоҳи мардум ба баданҳояшон буда, ҳашр бошад ин пеш-пеш кардани мардуми зиндакардашуда ба суи маҳшаргоҳ аст.

Ҳисобу подош:

Ин чунин мавқеест, ки Худованди ҳақ таъоло бандагони худро пеши худ бии斯顿ад, то онҳоро бо амалҳое, ки онҳо амал карданд ошно бисозад. Муъминони парҳезгорро ҳисобашон бо амалҳояшон бишавад, то ки миннати Худоро бар онҳо бидононад, ки гуноҳҳояшонро дар дунё

бипўшонид ва дар охират аз онҳо дар гузашт. Онҳоро мувофиқи амалҳояшон ҳашр карда шавад ва онҳоро фариштагон пешвоз гирифта, ба Ҷаннат хушхабар диханд. Онҳоро аз даҳшату ваҳми ин рӯзи саҳт емини диханд ва рӯйҳои онҳо сафед гардад ва онҳо рӯйкушоду хандидаву башоратдода бошанд. Аммо дурӯғгӯёну сарпечонро ба ҳар як чизи хурду калон ҳисоби саҳту дақиқ карда шавад. Рӯзи қиёмат аз рӯйҳояшон кашида шаванд ва ин барои хору залил кардани онҳо буда, подоши он амалҳое бошад, ки ба ҷо овардаанду дурӯғ гуфтаанд. Аввалин одамҳое, ки ҳисобу китоб карда мешаванд, уммати паёмбари мо мебошанд. Ҳамроҳии онҳо 70-ҳазор нафареанд, ки Ҷаннатро беҳисобу китоб дохил шаванд ва онҳоро озобе набошад, зеро, ки тавҳиди онҳо пурраву комил аст. Онҳо зотҳоеанд, ки паёмбар онҳоро дар ин сухани худ васф кардаанд.

قال النبي ﷺ: "لَا يسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتُوْنَ، وَلَا يَتَطَهِّرُونَ، وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ".

«Онҳо талаби дам андохтан накунанд ва бо оҳани гарм табобат накунанд ва фолбини накарда ба парвардигорашон таваккал кунанд».

Аз ҷумлаи онҳо саҳобии Ҷалил Уккоша ибни Муҳсин бошанд.

Аввалин чизе, ки аз ҳуқуқи Худованд бандаро пурсида мешавад, ин намоз аст ва аввалин чизе, ки байни мардум қазоват карда мешавад, ин хун аст.

Шашум: ҲАВЗ

Ба ҳавзи паёмбар алайҳиссалом имон меоварем.

Ин ҳавзест бузург ва макони об нӯшидани зебост. Оби худро ин ҳавз дар рӯзи арасот аз дарёи Кавсар бигирад ва аз он факат мӯминони уммати паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам об бинӯшанд.

Аз сифатҳои ин ҳавз ин аст, ки ўз шир ҳам сафеду аз яҳ ҳам хунук ва аз асал ҳам ширин буда, аз мушк ҳам

хушбуйтар аст. Хеле васеъ буда, бару дарозиаш боҳам баробар аст. Аз ин кунҷ то кунҷи дигараш якмоҳа роҳ бошад. Ўро ду обрез бошад, ки аз Ҷаннат об мегирад (яъне бо ин обрез ба ҳавз об мерезад) ва қадаҳҳояш аз ситорагони осмон бисёр бошад ва касе агар аз он об нўшид, ўро баъд аз он ҳеч ташнагие нарасад.

قال النبي ﷺ: "حوضي مسيرة شهر، ما وء أبیض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكیزانه کنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبداً". [رواہ البخاری].

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд:

«Ҳавзи манро якмоҳа роҳ аст. Обаш аз шир сафед ва буяш аз мушк хушбуйтар аст. Қадаҳҳояш монанди ситорагони осмонанд ва касе агар аз он бинўшад, ҳечроҳ ташна нагарداد». Бухори ривоят кардаанд.

Ҳафтум: ШАФОЪАТ

Ҳангоме ки бар болои мардум дар маҳшаргоҳ бало саҳт мешавад ва дар он хеле зиёд меистанд, ҳама шитобон гарданд, то ки дар назди парвардигорашон шафоъат карда шуда, аз ин мавқиф ҳалоси ёбанд.

Пас паёмбарони баланд ҳиммат аз шафоат кардан узр гўянд, ҳатто ки кор ба охирин паёмбарон, паёмбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам омада бирасад. Он зоте, ки Ҳудованд барояшон гуноҳҳои пешина ва ояндаро бахшида бошад, бар мақоме боло шаванд, ки он мақомро аввалину охарин барои он зот ситоиш кунанд. Он гоҳ манзилаи бузурги он зоти пок ва дараҷаи волояшон дар он ошкор гардад. Зери Арш саҷда кунанд ва Ҳудованд барояшон ситоишҳоро илҳом кунад, ки бо он илҳом Ҳудоро ситоиш бикунад. Сипас аз Ҳудо изн мепурсанд ва ба он зот изн дода шавад, ки ҳалоикро шафоъат бикун, то ки аз байни бандаҳои Ҳудо он ғаму андуҳе, ки ба он тоқат надоранд, бартараф карда шавад.

قال ﷺ: "إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَلْعَجَ الْعَرْقَ نَصْفَ الْأَذْنِ، فَبِينَمَا هُمْ كَذَلِكَ، اسْتَغْاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَشْفَعُ لِيَقْضِي بَيْنَ الْخَلْقِ،

فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاماً مُحَمَّداً يحمده أهل الجمع كلهم".
[رواه البخاري].

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегўянд:

«Ҳароина офтоб рўзи қиёмат наздик шавад ва арақ то ба нисфи гўш бирасад ва чун мардум бар ин ҳоланд аз Одам баъд аз Иброҳим, сипас аз Мусо ва баъд аз Исо ва ахирн аз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассаллам нафот талааб бикунанд. Сипас Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам шафоъат бикунанд, то ки байни халоиқ қазоват карда шавад. Он зот бираванд, то ҳалқаи дарро бигиранд ва дар ҳамин рӯз Худо барояшон мақоми некўро бифиристад, ки онро ҳамаги ситоши бикунанд» Бухори ривоят кардаанд.

Ин шафоъати бузургро Худованд танҳо барои пайғамбари мөн хос кардааст. Ба ғайр аз шафоъати бузарг боз паёмбари моро дигар хели шафоъатҳо низ собит гаштааст, ки онҳо:

- 1- Шафоъати паёмбар барои аҳли Ҷаннат, ки барои ба Ҷаннат даромадан ба онҳо иҷозат дода шавад.
Далели ин қавл ҳадисест, ки паёмбар мефармоянд:
قوله ﷺ: "آتى باب الجنة يوم القيمة فاستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ قال فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك". [رواه مسلم].

«Рўзи қиёмат бар дари Ҷаннат биёям ва талаби кушодани онро бикунам. Дарбони Ҷаннат гўяд ту кисти؟ Гуфтанд: гўям, ки Муҳаммад. Гўяд: ман амр карда шудаам, ки фақат барои ту дарро кушоям ва пеш аз ту бар касе онро накушоям ». Муслим ривоят кардаанд

- 2- Шафоъати он зот барои он қавме, ки гуноҳу савобашон баробар аст. Паёмбар барои онҳо шафоъат кунанд, то ки дохили Ҷаннат гарданд. Ин намуди шафоъатро баъзе аз аҳли илм зикр карданд, вале дар ин боб ягон ҳадиси саҳехе на аз паёмбар ва на аз ғайрашон ворид нагаштааст.
- 3- Шафоъати паёмбар барои қавме, ки мустаҳиқки дўзах гаштаанд ва онҳо дохили дўзах нагарданд.

Далели ин намуди шафоъат умуми қавли паёмбар, ки мефармоянд

قوله ﷺ: "شَفَاعِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي". [رواه أبو داود].

«Шафоъати ман барои соҳибони гуноҳҳои кабираи умматам аст». Абудовуд ривоят кардаанд.

4- Шафоъати паёмбар барои боз ҳам боло бардоштани дараҷаи аҳли Ҷаннат. Далели ин намуди шафоъат сухани паёмбар, ки мефармоянд:

قوله ﷺ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلْمَةَ وَأَرْفِعْ دَرْجَتَهِ فِي الْمَهْدِيَّينَ". [رواه مسلم].

«Бор Худоё! Абусаламаро гуноҳҳояшро бубахиш ва дар Ҷаннат дара ҷаашро боло кун».

5- Шафоъати паёмбар барои аквоме, ки ба Ҷаннат беҳисобу азоб дохил гарданд. Далели ин намуди шафоъат ҳадиси Уккоша ибни Муҳсин, ки дар он омадааст:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) [متفق عليه].

«Хафтод ҳазор нафаранд, ки ба Ҷаннат беҳисобу азоб дохил мешаванд. Сипас паёмбар Уккошаро дуо карданد ва гуфтанд: Парвардигоро! Уккошаро аз ҷумлаи онон бигардон». Муттафақун алаих.

1- Шафоъати паёмбар барои онҳое, ки соҳибони гуноҳи кабираанду, дохили дӯзах гаштаанд, ва бо шафоъати паёмбар аз дӯзах бароянд. Далелаш сухани паёмбар аст ки мефармоянд:

قوله ﷺ: "شَفَاعِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي". [رواه أبو داود].

«Шафоъати ман барои аҳли кабираи уматам аст».

Ва боз мефармоянд:

وقوله ﷺ: "يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيُدْخِلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمَيْنَ". [رواه البخاري].

«Аз дӯзах қавме бо шафоъати Муҳаммад салаллоҳу алаихи ва саллам берун оянд ва дохили Ҷаннат гарданд ва онҳоро дузахиён гўянд».

Бухори ривоят кардаанд.

2- Шафоъати паёмбар барои паст кардани азоби инсонҳое, ки онро мустаҳиқ гаштаанд, монанди

амакашон Абу Толиб. Далели ин намуди шафоъат сухани паёмбар аст ки мефармоянд:

قوله ﷺ: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيمة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبية
يغلي منه دماغه." [متفق عليه].

«Шояд шафоъати ман барои ў рӯзи қиёмат нафъе бирасонад ва ўро дар болотарин дўзах ҷой дода шавад ва то бу ҷулаки пояш дар оташ бигутад ва димогаш аз гармии он оташ би ҷӯшад». Муттафақун алаих.

Шафоъат дар назди Худо бо ду шарт саҳех гардад:

- Розигии Худо аз шафоъаткунанда ва шафоъат мешуда.
- Изни Худо барои шафоъаткунанда то ки шафоъат кунад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشِيتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ ٢٨ الأنبياء:

Худованд мефармояд:

«Шафоъат намекунанд касеро, ҷуз касеро, ки Худо аз ў рози шавад». Сураи Анбиё:28

Ва боз мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾
البقرة: ٥٥

«Кист оне, ки дар назди Худо шафоъат мекунад ҷуз ба и ҷозати ў». Сураи Бақара :255

Ҳаштум:ТАРОЗУ (мизон)

Тарозу ҳаққ буда, бояд ба он имон овард. Тарозу чизест, ки Худо онро рӯзи қиёмат гузорад, то дар он амалҳои бандагонро баркашида шавад ва мувофиқи аъмолашон подош дода шавад. Тарозу ин тарозуи ҳаққони буда, ўро ду паҳлӯ ё ду киффа ва забонае бошад. Аъмол ё саҳифаи аъмол ё худи бандаро дар он бар кашида шавад. Ҳама дар

он бар кашида шуда, эътибор бар вазнини ё сабукии амаласт на бар зоти амалкунанда ё на бар саҳифа.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ وَنَصَّعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا نُظْلِمُ
نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا إِلَيْهَا وَكَفَى بِنَا

حَسِيرَاتٍ ﴿٤٧﴾ **الأنبياء:**

Худованд мегўяд:

«Ва рўзи қиёмат тарозухои адлро гузорем ва ягон нафсро чизе ҳам зулм карда нашавад ва агар донаи хурде аз хардал бошад ҳам ўро биёрем (яъне барои ҳисобу китоб). Ва мо чун ҳисобкунанда, кифоя ҳастем»
Сураи Анбиё:4

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَيْنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَلَ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ **الأعراف:**

Ва Худованд боз мефармояд:

«Ва тарозу дар ин рӯз ҳақ аст. Пас касеро, ки тарозуаш вазнин гашт онҳо аз ҷумлаи наҷтёфтагонанд ва касеро, ки тарозу сабук гашт онҳо аз ҷумлаеанд, ки нафсҳои худро аз барои онки оятҳои моро зулм кардаанд, бохтаанд». *Сураи Аъроф:8-9*

وقال ﷺ: "الظهور شطر الإيمان، والحمد لله تملاً الميزان". [رواه مسلم].

Паёмбар саллалоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд:

«Покизаги нисфи имон аст ва алҳамду лиллоҳ мизонро пур кунад». *Муслим ривоят кардаанд*

وقال ﷺ: "يوضع الميزان يوم القيمة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت." [رواه الحاكم].

Ва боз фармудаанд:

«Рўзи қиёмат тарозуро гузошта шавад ва агар дар он замину осмонҳоро низ баркашида шавад, онҳоро бигун ҷонад» Ҳоким ривоят карданад.

Нуҳум: СИРОТ

Ба сирот имон биёварем ва он купрукест бар болои Ҷаҳаннам гузошта шуда, роҳгузари хеле ҳатарнок ва даҳшатнок аст. Мардумон ба воситаи он ба Ҷаннат гузаранд. Бархе аз мардум аз он ба як миҷҷа задан гузаранд ва низ қасонеанд, ки монанди барқ, ва баъзеашон монанди бод ва дигаре монанди парранда ва баъзеашон монанди аспи даванд буда, оҳирини онҳо қасест, ки қашола-қашола аз болои он гузарад. Ҳаркас мувофиқи амали худ аз он таҷовуз кунад, ҳатто қасе, ки нури ў монанди ангушти поящ бошад низ аз он бигузарад ва аз мардум қасонеанд, ки аз қупрук гирифта шуда, ба оташ андохта шаванд ва қасе, ки аз қупрук гузашт доҳили Ҷаннат гардад.

Аввалин қасест, ки онро таҷовуз кунад паёмбари мо Муҳаммад саллоҳу алайҳи ва саллам буда, сипас умматашон бошад. Дар ин рӯз ба ҷуз паёмбарон қасе ҳарф назанад. Дуoi паёмбарон дар ин рӯз “Парвардигоро! солим нигаҳ дор, солим нигаҳ дор” бошад. Дӯзахро ҷанголҳое бошад, ки дар канораи пули сирот гузошта шуда, микдори онро ба ҷуз Ҳудо қасе надонад. Қасеро, ки Ҳудо ўро хоста бошад он ҷанголҳо ўро бигиранд.

Аз сифатҳои пули сирот ин аст, ки ў аз шамшер тезу аз мӯй борик ва хеле лағжон бошад. Қадамҳо дар он пойдор набошад, илло оне ки Ҳудо ўро устувор кунад. Сиротро дар торики гузошта шавад ва амонат ва раҳмро дар он

бифиристанд, то биёянд дар канори пули сирот биистанд. Ин ҳарду биистанд, то гувоҳи диҳанд, ки кист ки онҳоро муроот карду кист, ки онҳоро зоеъ кард.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٧١﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا
﴿٧٢﴾ مُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ أَتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِشْيَا ﴿٧٣﴾ مريم: ٧١ - ٧٢

Худованд мефармояд:

«Касе аз шумо нест, ки аз он нагузарад ва ин ваъдаи лозим аст павардигоратро. Сипас онҳое, ки парҳезгоранд наҷот бидиҳем ва золимонро дар он гузорем то дар зону бияфтанд». Сураи Марям:71-72

وقال ﷺ: "ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتی أول من يحيى". [رواه مسلم].

Паёмбар салаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд:

«Сиротро бар болои ҷаҳаннам гузошта шавад. Ман ва умматам аввалин қасонеанд, ки онро гузаранд».

Муслим ривоят кардаанд.

وقال ﷺ: "ويضرب جسر جهنم .. فأكون أول من يحيى، ودعاء الرسل يومئذ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ". [متفق عليه].

Ва боз мефармоянд:

«Купруки ҷаҳаннамро гузошта шавад. Пас ман аввалин қасеам, ки онро гузарам ва дуюи паёмбарон дар ин рӯз ҷунин бошад, ки гӯянд: "Парвардигоро солим нигаҳ дор, солим нигаҳ дор ».

قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه -: "بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف". [رواه مسلم].

Абу Саиди Худри мегүяд:

(Маро расидааст, ки пули сирот аз муй бориктару аз шамшер тезтар бошад).

وقال ﷺ: "وترسل الأمانة والرحم، فتقومان على جنبي الصراط يميناً وشمالاً، فيمر أولكم كالبرق... ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً. قال: وعلى حافتي الصراط كل لبيب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس في النار." [رواه مسلم].

Паёмбар саллалоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

«Амонат ва раҳмро фиристода шавад ва дар тарафи чапу рости сирот биистанд. Аввалини шумо аз он монанди барқ.... сипас монанди бод, сипас монанди парранда ва монанди давидани мардон гузарاد. Амалҳояширо подош дода шавад ва паёмбаратон дар сирот қоим бошад ва гўяд: парвардигоро нигаҳ дор, нигаҳ дор, ҳатто ки амалҳои бандажо очиз шавад ва шахс бар сирот биёяд ва дар он роҳ гашта натавонад, магар бо шикам дар он бихазад. Дар канораҳои сирот чанголаҳо муаллақ буда, амр карда шудааст, ки касе, ки аз он гузарад ўро бигирад, пас касе бошад ,ки дохили Ҷаннат шавад, агар чанде дар ў кўтоҳи бошад ва аз онҳо касест, ки дар дўзах партофта шавад».

Даҳум: ҚАНТАРА:

Бар ин имон биёрем, ки мұмминон ҳаргоҳ, ки аз сирот гузар кунанд дар қантара истод кунанд. Он چое бошад, ки байни Ҷаннату дўзах буда, дар он мұмминоне биистанд, ки аз сирот гузаштаанду аз Дўзах начот ёфтаанд. Онҳо дар он биистанд ,то пеш аз дохил шудани Ҷаннат аз яқдигар қасос бигиранд ва чун тоза шаванд барояшон изн дода шавад, ки ба Ҷаннат бидароянд,

قال ﷺ: "يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصر بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدي بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا". [رواوه البخاري].

Паёмбар саллалоҳу алайҳаи ва саллам фармудаанд:

«Муъминон аз Дўзах на ҷот ёбанд ва дар қантара, ки дар мобайни Ҷаннату Дўзах аст ҳабс карда шаванд. Барои баъзеашон аз баъзеашон, ки байнашон мазолим бошад қасос гирифта шавад ва чун тозаву покиза гаштанд, ба Ҷаннат изн дода шаванд. Қасам ба он зоте, ки нафси Муҳаммад дар дасти ўст, якеашон манзили худро дар Ҷаннат хубтар аз манзили дунёгиаш бишиносад» Бухори ривоят кардаанд.

Ёздаҳум: ҶАННАТУ ДЎЗАХ

Имон бар ин биёварем, ки Ҷаннат ва Дўзах ҳақ бошанд. Харду мавҷуд буда, несту нобуд нагарданд, балки доим бимонанд. Неъматҳои аҳли Ҷаннат тамом ва зоил нагардад ва азобу шиканчаҳои дўзахиёне, ки Худо онҳоро абади ба дўзах ҳукм кардааст, тамом ва қатъ нагардад.

Аммо яккапарстоне, ки дар дўзах дароянд, бо шафоъати шафоъатгарон ва раҳмати рабби оламиён аз он хориҷ шаванд.

Ҷаннат — ин Ҷойгоҳи кароматест, ки Худованд онро рӯзи қиёмат барои парҳезгорон тайёр кардааст. Дар он дарёҳои Ҷоришаванда ва хонаҳои баландпоя ва занҳои некӯе бошад. Дар он чизе, ки нафс иштиҳо кунад ва бо он ҷашмҳо лаззат бигирад, ки онро на ҷашмҳо диддаасту на гӯшҳо шунида, ва ҳатто ба дил наомадааст мавҷуд бошад.

Ҷаннат фано нагардад ва неъматҳояш тамом нашавад ва аҳлаш дар он то абад бе инқитоъ дохил гарданд. Ҷои як

тозиёна (қамчин) дар Җаннат бехтар аз дунё ва он чизеки дар дунёст. Бўи Җаннатро аз чиҳилсола роҳ ёфта шавад. Бузургтарин неъмати Җаннат, ин бо ҷашмҳои худ парвардигорашонро дидани мұммион бошад.

Аммо коғирон бошанд, онҳо аз дидани парвардигорашон манъ карда шаванд. Касе, ки дидани мұммионро ба парвардигорашон инкор мекунац, бардурусти онҳоро дар ин ҳирмон ба коғирон баробар кардааст. Дар Җаннат сад дараҷа бошад, ки байни ҳар дараҷа ва дигараш чихеле, ки мобайни замину осмон бошад чунин фарқ аст. Баландтарин Җаннат Фирдавси аълост, ки бомаш Арши Худованд аст. Вайро ҳашт дар буда, мобайни тарафи ҳар дар, мисли Маккаву Ҳачар аст. Мардум ба он дар рузе биёянд, ки он аз издиҳом пур бошад. Пастарин аҳли Җаннат шахсест, ки Җаннаташ мисли даҳ барбари дунё бошад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٣٣﴾ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضَهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٤﴾ آل عمران: ۱۳۳-۱۳۴

Худованд дар бораи Җаннат мефармояд:

«Җаннат барои парҳезгорон тайёр карда шудааст»
Сураи Оли Имрон:133

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٣٥﴾ جَرَأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدَنَ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَرُ
خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ، ﴿١٣٦﴾ البينة: ٨

Ва худованд дар бораи он ки аҳли Җаннат дар он ба абад дохил шаванд ва он фано нашавад мефармояд:

«Сазои ишон дар назди парвардигорашон Җаннатҳои ҳамеша боқие, ки аз зери он дарёҳо ҷори шавад ва онҳо то абад ба он дохил шаванд. Ҳудо аз онҳо рози шавад

ва онҳо низ рози шаванд. Он ҳама барои касе, ки аз парвардигораи тарсидааст». Сураи Баййинаҳ:8

Аммо Дўзах - ин Ҷойгоҳи азобест, ки Худо онро барои кофирон ба нофармоён муҳайё кардааст. Дар он саҳтариҳ азоб ва хелҳои иқоб буда, дарбонҳои он фариштагони тунду саҳтири бошанд. Кофирон дар он то абад ворид шаванд ва таомашон зардобу риму фасод бошад. Отashi дунё ҷузъе аз ҳафтод ҷузъи гармии Дўзах буда, 69-ҷузъи дигар бар Дўзах гузошта шуда, ки ҳаряке мисли гарми ва саҳтии отashi дунё бошад. Ин оташ ҳечгоҳ аз касе, ки бар он гузошта мешавад ё партофта мешавад, монда намешавад, балки мегуяд, ки оё боз зиёдие ҳаст?

Оташро ҳафт дар бошад, ки ҳар як дарро қавми муайянест, ки дар он дароянд

﴿أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٣١]

Худованд мефармояд:

«Оташ барои кофирон тайёр карда шудааст» Сураи Оли Имрон:131

Худованди муттаъол дар бораи ба оташ то абад ворид шудан ва фано нашудани онро зикр карда мегӯяд:

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ٦٤ خَلِيلِينَ
﴿فِيهَا أَبْدًا لَا يَحْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٦٥﴾ الأحزاب: ٦٤ - ٦٥

«Ҳароина Аллоҳ таъоло кофиронро лаънат кард ва барояшон Дўзахро тайёр кард, ки дар он то абад ворид гарданд» Сураи Аҳзоб:64-65

1- Самараҳои имон ба рӯзи ҷазо:

Имон ба охиратро самараҳои бузургест, ки аз ҷумла:

- 1- Паёдо шудани ҳирс ва рағбат бар тоати Худо ва умеди савоб кардан.
- 2- Аз гуноҳ тарсида ба он (яъне тарс аз гуноҳ) рози шудан ва хавф аз иқобу азоби ин рӯз кардан.
- 3- Тасаллои мұммин бар он чизҳое, ки дар ин дунё аз дasti ў рафтааст ё ўро нарасидааст ва ў аз нейматҳои охират ва савоби он орзу дорад.
- 4- Имон ба зинда шудан дар рӯзи охират, асли хушбахтии фард ва муғтамаъ аст. Зеро инсон чун имон овард, ки Аллоҳ таъоло ҳалоиқро баъд аз мураднашон аз нав зинда гардонад ва онҳоро ҳисобу китоб карда, подоши аъмолашонро бидиҳад ва барои мазлум аз золим қасос бигирад ва ҳатто ки аз ҳайвонҳо низ қасос бигирад, дар роҳи Худо ва итоаташ рост ва устувор биистад ва аз корҳои бад боз истаду некӯиию ҳайротро ба муғтамаъ бикашад ва онгоҳ фазилати оромиву тинчи ҳамаҷойро фаро гирад.

РУКНИ ШАШУМ

ИМОН БА ҚАЗОВУ ҚАДАР

1- Таърифи қадар ва аҳмияти имон ба қадар.

Қадар — ин тақдири Аллоҳ таъоло коинотрост, мувофиқи илми собиқаи худаш ва ҳикмати бар он ҳукм шуда. Қадар дар қудрат ва бузургии Худо ручуъ кунад, ки албата ў таъоло бар ҳама чиз қодир буда, чизеро, ки хоҳад онро бикунад. Имон ба қадар ин имон ба парвардигории ў таъоло далолат карда, яке аз рукнҳои шашгонаи имонест, ки имон бе он пурра нагрداد.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٩﴾ الْقَمَر: ٤٩

Худованд мефармояд:

«Ҳароина мо тамоми чизро бо қадар (яъне миқдори муайян) халқ кардааем». Сураи Қамар:49

قال ﷺ: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز". [رواه مسلم].

Паёмбар саллалоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд:

«Ҳама чиз бо қазову қадар аст ҳамто нотавониву зирақи ё зирақиву нотавони» Муслим ривоят кардаанд.

2- Мартабаҳои қадар.

Имон ба қадар бо таҳқиқи чаҳор чиз пурра гардад:

Аввалан: Имон ба илми азалии Худованди, ки ҳама чизро дарбар гиранда аст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿أَمَّا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ

ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ الحج: 70

Худованд мефармояд:

«Оё надони, ки Аллоҳ таъоло ба таҳқиқ он чизе, ки дар осмону замин аст бидонад. Ҳароина ин дар китоб аст. Ҳароина ин ба Худованд осон аст». Сураи Ҳақ:70

Сониян: Имон ба навишта шудан дар лавҳул маҳфуз, ки дар он чизе, ки Худованд аз тақдирҳо медонад навишта шудааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٨﴾ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَئِيرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا
أُمُّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٩﴾
الأنعام: ٣٨

Худованд мефармояд:

«Мо чизеро дар китоб (яъне дар лавҳул маҳфуз) ноқис ва фаромуши накардаем». Сураи Аньом:38

وقال ﷺ: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة".
[رواه مسلم].

Паёмбар саллалоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд:

«Худованд тақдирни халоиқро пеш аз он ки осмонҳову заминро биёфараద, панҷоҳ ҳазор сол пеш навиштааст»
Муслим ривоят кардаанд

Саввумин: Имон ба хости Худо, ки он дар амал Ҷори шавад ва ба қудраташ, ки ҳама чизро фаро гирад,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَسَّأَهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾
التكوير: ٦٩

Худованд мефармояд:

«Ва чизеро шумо нахоҳед, магар чизе, ки Худо хоҳад».

قال ﷺ: "أَجْعَلْتَنِي اللَّهُ نَدًا ، بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ." [رواه أَحْمَدٌ].

«Паёмбар ба касе, ки гуфт ки: чизеки Худо ва ту хоҳи? ба ў фармуданд: оё ту маро ба Худо баробар карди? балки бигўй, ки чизе ки танҳо Худо хоҳад». Аҳмад ривоят кардаанд.

Чахорум: Имон бар ин ки Худованд офарандай ҳамаи чизҳост:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٦٢﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

الزمر: ٦٢

Худованд мефармояд:

«Аллоҳ таъоло офарандай ҳамаи чизҳост ва ў бар ҳама чиз Вакил аст». Сураи Зумар:62

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٩٦﴾ الصافات: ٩٦

Ва боз мефармояд:

«Ва Аллоҳ таъоло шумоёнро ва ончизеро, ки амал мекунед, офаридааст». Сураи Соффот:96

وقال ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ وَمَا تَعْمَلُونَ". [رواه البخاري].

Паёмбари гироми мегўянд:

«Ҳароина Аллоҳ таъоло созандай ҳар созанда ва сохта шудаи ўст». Бухори ривоят кардаанд.

3- Кисмҳои тақдир:

а) Тақдири ом, ки бар ҷамиъи коинот буда, ин тақдир онест, ки пеш аз ҳалқи осмонҳову замин дар Лавҳул Маҳфуз пеш аз панҷоҳ ҳазор сол навишта шудааст.

б) Такдири умри ва ин такдирест, ки ончизе, ки бар болои сари ҳар banda ояд, аз дамидани рух то тамом шудани умри ў бошад.

в) Такдири солона ва ин такдирест, ки он чизе, ки ҳар сол ба амал меояд ва ин тақдир ҳар сол дар шаби Лайтатул-қадр ба вуқўъ мешавад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤﴾ الدُّخَانُ:

Худованд мегўяд:

«Дар он шаби муборак ҳар кори ба ҳикмат файсала ва чудо карда мешавад». Сураи Духон:4

г) Такдири рўзона ва ин такдирест, ки ҳар рўз аз назди Худо чи иззатманд гардонидан ё хору залил кардан, бахшидану боздоштан ва зинда гардонидану миронидан ва ғайраҳо бошад, тақдир карда мешавад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٦٩﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاءٍ

الرحمن: ٦٩

Худованд мефармояд:

«Суол мекунад аз Худо ҳар ки дар осмонҳову замин аст. Ҳар рузе Худо дар ҳар шаън аст». Сурраи Раҳмон:29

4-Ақида ва назардошли гузаштагонамон оид ба қадар.

Ҳароина Аллоҳ таъоло офарандаи ҳамаи чиз ва парвардигору подшоҳи он аст. Ҳаққо, ки пеш аз онки халоикро ҳалқ кунад, тақдирашонро муайян кардааст. Ризқи ишон ва аҷалу амалашонро тақдир карда, хушбахт ё бадбахт шуданашонро навишта, ҳама чизро дар пешвои равшан (яъне Лавҳул Маҳфуз) ҳисобидааст. Чизеро, ки Худо хоҳад он бишавад ва чизеро, ки наҳоҳад он нашавад. Чизе, ки буд ва мешавад бидонад ва чизе, ки намешавад ва

агар бишавад чихел бишавад низ бидонад. Худо ба ҳама чиз қодир буда, касеро, ки хоҳад ҳидоят ва касеро, ки хоҳад гумроҳ бикунад.

Ҳароина бандагонро низ хоҳишот ва тавоноги ҳаст, ки бо он кор ва амал мекунанд, модоме, ки Ҳудованд онҳоро ба он қудратманд кардааст ва бо вуҷуди ин Эътиқод доранд, ки бандагон чизеро наҳоҳанд, магар ин ки хости Ҳудо шавад.

Ҳудованд мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِي نَهْمَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٦٩ العنكبوت: ٦٩

«Он зотҳое, ки дар роҳи мо кӯшишу гайрат кардаанд, зудаст, ки мо онҳоро ба роҳамон ҳидоят ва раҳнамуд кунем». Сураи Анкабут:69

Ҳароина Аллоҳ таъоло оғарандай бандагон ва феъли ишон буда, онон ҳақиқатан кунандаи он феъл ҳастанд. Касеро ҳуҷҷат бар тарки воҷиб ё феъли муҳаррам набошад, балки Ҳудорост ҳуҷҷати расову пурра бар болои бандагонаш. Ҷоиз аст, ки инсон дар масоиб бо қадар ҳуҷҷат занад на дар гуноҳу айбҳое, ки мекунад (яъне кори гуноҳеро мекунад ва баъд аз он мегўяд, ки хости Ҳудо ин будааст ва аз барои ҳамин ман ин гуноҳро кардам).

قال ﷺ: "تَحاجَ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَكَ خَطَّيْفَتِكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ لِهِ آدَمَ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ، ثُمَّ تَلَوْمَنِي عَلَى أَمْرِ قَدْرِ عَلَيِّ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ، فَحَجَ آدَمُ مُوسَى". [رواہ مسلم].

Чихеле, ки паёмбар дар ҳуҷҷат задани Мусо ба Одам гуфтанд:

«Одам ва Мусо якдигарро бо ҳуҷҷат рад карданد ва Мусо гуфт: ту Одам ҳамоне, ки гуноҳонат туро аз

Чаннат баровард. Одам барои у гуфт: Ту Мусо ҳамоне, ки Худо туро барои пайгамбариаш ва суханаши баргузид ва ту маро бар амре, ки бар сари ман пеш аз он ки халқ карда шавам тақдир карда шудааст, маломат мекуни! Ва бо ин сухан Одам Мусоро ҳуҷат кард».

Муслим ривоят кардаанд.

5-Феъли бандагон. Он феълҳое, ки Худованд дар коинот ба вуҷуд меоварад бар ду қисм аст:

- 1- Он феълҳоест, ки Худованди таборак ва таъоло дар маҳлуқоташ онро ҷори қунад ва қасеро дар он ҳоҳишу ихтиёре набошад, балки ҳоҳиши Худо бошад, мисли миранидан ва зинда гардонидан, бемор қунонидану шифо додан.

۹۶ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الصافات: ۹۶

Худованд мефармояд:

«Худованд шумоёнро ва он кореро, ки низ мекунед халқ кардааст». Сураи Софбот:96

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِبَلُوغِكُمْ أَيْكُمْ أَحَسَنُ عَمَلاً وَهُوَ أَعَزِيزٌ الْغَفُورُ ﴾ الملك: ۲

Ва боз мефармояд:

«Худованди пок он зотест, ки мавту ҳаётро халқ кард, то имтиҳон қунад шумоёнро, ки қадоме аз шумо некукортаред». Сураи Мулк:2

- 2- Он феълҳое, ки халоик онро бо иродай худ ба онҷом бирасонанд. Ин намуди феъл бо ихтиёри қунанда ва ҳоҳиши ў ба вуҷуд ояд, зоро, ки Худованд ин намуди феълро барои онҳо додааст.

٢٨ ﴿ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ التَّكْوِير: ٢٨

Худованд мефармояд:

«Барои касе, ки аз шумоён меҳоҳад, ки пойдору мустақим бошад». Сураи Таквир:28

٢٩ ﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيَوْمٌ وَمَن شَاءَ فَلَيَكُفُرْ ﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ الْكَهْف: ٢٩

Ва боз мегўяд:

«Пас касе, ки хоҳад имон биёрад ва касе, ки хоҳад куфр варзад».

Пас бандагон ба он корхое, ки некўву хуб аст сутуда шаванд ва бар феъли бад мазаммат карда шаванд. Худованд фақат ба ҳамон кор иқоб ва азоб кунад, ки дар он барои банда ихтиёр бошад. Чихеле, ки мефарамояд:

٣٠ ﴿ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا آنَا بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ سُورَةِ الْكَوْفَةِ: ٣٠

«Ва ман бар бандагон ҳеҷроҳ зулмкунанда нестам». Сураи Коф:29

Инсон худ фарқ байни ихтиёру маҷбуриро бидонад. Мисолаш инаст, ки ў аз бом бо нордбон фарояд ин аст ихтиёр ва чун касе ўро аз бом бияфтонад, ин аст иҷбор.

6-Ҷамъ байни оғариниши Худо ва феъли банда:

Худованд бандаро халқ карда, феъли ўро низ халқ кардааст. Ҳамчунин ба ў ирода ва тавонои додааст ва банда шахсест, ки кори худро ҳаққони ба Ҷой меорад ва ба он пайвастаги дорад, зеро, ки ўро қуррату тавонои будааст. Ў чун имон овард ин ба ҳоҳишу дарҳости ў шуда, ва чун куфр варзад инҳам ба ҳоҳишу дарҳости пурраи ў шудааст. Чихеле, ки мегўем: ин мева аз ин дарахт аст, ва

ин зироат аз ин замин аст ва маънояш ин аст, ки ин мева ё ин зироат дар он пайдо шудааст. Ва чун бигўем, ки ин мева ва ё ин зироат аз Худо аст маънояш ин аст, ки ў таъоло он ҳардуро халқ кардааст. Ва байни ин ду сухан ҳеҷ зиддияте набуда, шариат ва қадари Худо ба он муттафик аст.

۹۶ ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝ ﴾ الصافات:

Худованд мефармояд:

«Худованд шумоёнро ва он кореро, ки низ мекунед, халқ кардааст». Сураи Соффот:96

۶ ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ فَمَمَّا مَنْ أَعْطَى وَلَقَى ۝ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَيِّسَهُ وَ ۝ لِلْيُسْرَىٰ ۝ وَمَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْفَى ۝ وَكَذَبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَيِّسَهُ وَلِلْعُسْرَىٰ ۝ ﴾

الليل: ۱۰ - ۵

Ва боз мефармояд:

«Пас, аммо касе, ки ато ва парҳезгори кард ва дар некӯи (яне дар ислом) росткори кард, мо зудаст, ки ўро ба кори осон, осони кунонем ва аммо касе, ки баҳили кард ва аз Худо бехоҷати кард ва дар некӯи дуруғгӯи кард, пас зудаст, ки мо ўро ба кори душвор мутаваҷҷиҳ кунем». Сураи Лайл:-5-10

7-Оне ки бандаро дар қадар воҷиб бошад:

Бар бандаро дар қадар ду кор воҷиб аст:

Аввалан: Бояд дар он коре, ки ҷоиз аст аз Худо ёрдам бипурсад ва аз кори манъ карда шуда дури бичӯяд. Худоро дуо кунад то ўро ба корҳои осону нек осони ва аз корҳои душвор ва бад дури фармояд. Дар ҳар кораш ба Худо таваккал карда, аз ў паноҳ талабад. Дар кашидани неки ба сӯи худ ва тарки бади ба Худованд муҳтоҷи намояд.

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд:

قال ﷺ: "اَحْرَصَ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعْنَ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزُ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ اَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرُ اللّٰهِ وَمَا شاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانَ".

«Оне ки туро нафъ дихад дар он қўшиш бинмо ва аз Аллоҳ ёри талаб намо ва сустиву кутоҳи нанмо. Агар чизе туро дар расад (аз чизҳои бад ё ноҳуши) боз нагӯй, ки агар чунин мекардам чунин мешуд, локин бигӯ, ки қадари Худо ин будааст, ва ў чизе ки хоҳад кунад ва ҳароина калимаи (агар) кори шайтонро боз кунад».

Дуввум- ин ки ба кори тақдиршуда сабр кунад ва безобита нашавад. Ба яқин донад, ки ин аз назди Худо аст ва онгоҳ рози шавад ва таслим гардад. Ҳамчунин бояд бидонад, ки оне, ки ўро аз назди Худо бирасад, ўро хато накунад ва оне, ки ўро хато кунад ба ў нарасад.

قال ﷺ: "وَأَعْلَمُ أَنْ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُئَكَ، وَأَنْ مَا أَخْطَأْكَ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيبَكَ".

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гўянд:

«Бидон, оне ки туро мерасад туро хато нахоҳад кард ва оне ки туро хато мекунад (яъне дар тақдират нест) туро нахоҳад расид».

8-Ба қазову қадар рози шудан.

Бояд, ки ба қазову қадар рози шуд, зеро, ки он аз пуррагии розиги ба парвардигории Худованд аст. Барои ҳар мӯмин лозим аст, ки ба қазои Худованди рози шавад. Ҳақо ки кори Худо ва қазову қадараш ҳамаги неку адлу бо ҳикмат аст. Шахсе, ки ба он чизе ки ба ўро мерасад ва хато намекунад ва ба он чизе ки хато мекунад ва ўро намерасад рози мешавад, нафсаши мутмаин ва орому осуда шуда, аз ҳайрони ва аз парешони Эмин гардад ва аз ҳаёти ў нооромию ҳайрат дур гардад. Чизе ки гузашт ба он ғам нахурад ва аз он чизе ки меояд натарсад. Чун ин корро ки кард, ў хушбахтарин инсон дар зиндагиаш ва дар нафс

некүтариин ва дар хотир оромтариин гардад. Пас касе ки бидонист ки ачали у маҳдуд ва ризқаш муайян аст ва ўро на тарс умрашро зиёд кунаду на баҳили ризқашро васеъ гардонад. Ҳама чиз навишта шуда ва бар он чизе ки ўро аз масоиб бирасад, сабр кунад ва бар он чизе ки аз корҳои гуноҳу айб кардааст, истиғфор гӯяд ва ба он чизе ки Худо бар ў тақдир кардааст, рози гардад. Пас бо ин кор ў байни итоат байни авомири Худо ва сабр дар масоибро Ҷамъ кардааст.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١١﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ التغابن: ١١

Худованд мефармояд:

«Он чизе ки аз мусибат расидааст, танҳо ба изни Худо расидааст. Ва касе ки ба Худо имон биёрад, дили ўро ҳидоят кунад ва Аллоҳ таъоло ба ҳар чиз доно аст». Сураи Тағобун:11

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٥٥﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِي
وَسَيْحُنْ حَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيٍّ وَالْأَبْكَرِ ﴿٥٥﴾ غافر: ٥٥

Ва боз мефармояд:

«Пас сабр кун, ҳароина вайдаи Худо ҳақ аст ва барои гуноҳҳоят истигфор би ҷӯй». Сураи Гоғир:55

9-Ҳидоят ду навъ мешавад:

1- Ҳидояти роҳнамои бар ҳақ ва иршоду дастур.

Ин навъи ҳидоят насиби тамоми халқ буда, он ҳидоятест, ки аз ўҳдаи он паёмбарон ва пайравонашон бароянд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٥٦﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبُ وَلَا أَلِإِيمَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾ الشوري: ٥٦

Худованди бузург мефармояд:

«Хароина ту ба рохи рост ҳидоят фармои». Сураи Шуро:52

Хидояти тавфиқ ва событқадами аз назди Худо,ки ба бандаҳои парҳезгораш миннат ва тӯхфа аст аст.

Ин хидоятест, ки ба ғайр аз Худованад касе аз ўҳдаи он набарояд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٥٦﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٧﴾ القصص: ٥٦

Худованд мефармояд:

«Хароина ту касеро ки хоҳи ҳидоят карда натавони ва локин Худованд касеро ки хоҳад ҳидоят кунад». Сураи Касас:56

10-Ирода дар китоби Худо бар ду навъ аст:

1- Иродаи қавни қадари.

Ин навъи ирода ва хоҳиш шомил бар тамоми мавҷудот аст. Чизе ки Худо хоҳад бошад ва чизе ки наҳоҳад нашавад. Ин ирода ба вуҷуд омадани муроду мақсадро талаб мекунад ва муҳаббат ва розиги дар он шарт нест, илло он ҳангом, ки ба ин ирода иродаи шаръи мутаалиқ шавад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٢٥﴾ فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهِ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضْلِلَهُ، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَرِجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾  الأنعام: ١٢٥

Худованд мегўяд:

«Пас касеро ки Худованд хоҳад, ки ҳидояташ кунад, дилашро барои Ислом воз кунад». Сураи Аньом:125

2- Ироди диниву шаръи:

Ин иродаест иродаи муҳаббати мурод ва аҳли он ва розиги аз Эшон аст.

Дар ин навъи ирода воқеъ шудани мурод лозим нашавад, магар он ҳангом, ки ба ин ирода иродаи кавни мутаалиқ шавад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٨٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 البقرة: ١٨٥

Худованд мегўяд:

«Аллоҳ таъоло бар шумо осониро бихоҳад ва бар шумо душвориро наҳоҳад». Сураи Бақара:185

Иродаи кавни аз иродаи шаръи омтар аст, зоро ки муроди шаръие ки воқеъ шудааст он муроди кавни аст ва на ҳар муроде ки аз тарафи кавни воқеъ шадааст он иродаи шаръи бошад. Масалан дар имон овардани Абу Бакр разияллоҳу анҳу ҳарду ирода ба амал омадааст. Аммо мисоли ин ки фақат иродаи кавни ба вуқӯй омадааст, қуфри Абуҷаҳл аст. Ва он чизе ки дар ў иродаи кавни ба вуҷуд наомдааст агарчанде ки он аз руи шаръ матлуб ва дархоста шуда бошад, имони Абуҷаҳл аст. Аллоҳ таъоло агарчанде ки дар такдир хоҳони гуноҳҳо аст ва ўро

мехоҳад ки дар кавн пайдо шавад, ва лекин ў он гуноҳдоро рози набошад ва дўст надорад ва ба он амр накунад, балки онро бад ва карех шуморад ва аз он наҳӣ карда, кунандаи онро ваъид ва азоб кунад. Ҳамаи оне ки зикр кардем аз назари Худованди бошад.

Аммо тоату имонро ў таъоло дуст дорад ва ба он амр кунад ва касе ки онро кунад ба ў савобу ҷазои некӯро ваъда диҳад. Пас бе иродай ў таъоло нофармони нашавад ва он чизе ки ў хоҳад он ба вуҷуд ояд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٧﴾ الْزَمْرٌ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٢٠٥﴾ الْبَقْرَةُ

Худованд мегӯяд:

«Ва барои бандажои худаш куфро рози нашавад». Сураи Зумар:7

Ва боз мефармояд:

«Ва Аллоҳ таъоло фасодро дуст намедорад». Сураи Бақара:205

11-Сабабҳое ки қадарро дафъ кунад:

Худованд барои ин такдирҳо сабабҳое гардонидааст, ки онро дафъ карда, онро бартараф кунад, монанди дуо, садақа, дору, Эҳтиёт, Ҷиддият. Ва ҳамаи ин аз қазову қадари Худо будааст, ҳатто нотавонию доноги.

1- Масъалаи ин ки қадар ин сиррест дар халқи Худо .

Сухан дар бораи ин ки қадар сирри Худо аст дар халқи Худо дар ҷониби маҳфии қадар маҳсур ва маҳдуд аст. Ҳақиқати чизҳоро ба ҷуз Худо касе надонад ва аз он ҳеч башаре огоҳ нашавад. Монанди ин ки Худо касеро гумроҳ

ва касеро ҳидоят ё каси дигарро бимиронаду дигареро зинда кунонад ва касеро манъ кунад ва дигареро бидиҳад.

قال ﷺ: "إِذَا ذَكَرَ الْقَدْرَ فَأَمْسِكُوا". [رواه مسلم].

Чихеле ки паёмбар саллалоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд:

«Чун қадар зикр карда шавад аз он худдори кунед». Муслим ривоят кардаанд.

Аммо Ҷонибҳои дигари қадар ва ҳикматҳои он ва мартабаву дараҷа ва асарҳояшро бар мардум баён кардан ҷоиз аст, зоро қадар яке аз руҳнҳои имон аст ки таълим ва маърифати он зарури аст. Чихеле ки паёмбар ҳангоме ки аркони имонро ба Ҷибрил зикр карданд фармуданд:

قال ﷺ: "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" [رواه مسلم]

«Ин Ҷибрил аст ки омад то шуморо динатонро таълим дижад». Муслим ривоят кардаанд.

13- Бо қадар далел кардан.

Илми собиқи Худованди ба ончи ки мешавад ин гайбе астки ба ҷуз Аллоҳ таъоло касе онро надонад. Ин илм барои мукаллафин номаълум буда, касе бо он барои кори ҳуд далел карда натавонад. Касеро набояд ки бар он қазое ки гузаштааст такя карда, амалро тарк кунад. Қадар бар касе ҳамчун далел кардан бар Худо ё бар ҳалқи Худо ҷоиз набошад. Агар бо қадар далел кардан бар касе ки корҳои гуноҳро мекунад ҷоиз мешуд, золимро иқоб карда намешуд, мушрикро күшта намешуд, касеро ҳад зада намешуд ва касе аз зулм боз намеистод ва ин кор ба фасоди дину дунё бурда мерасонад, ки бар ҳама кас маълум бошад.

Касе ки бо қадар ҳуҷҷат мекунад ба ў мегӯем, ки дар назди ту илми яқин нест, ки ту аз Ҷаннатиён ҳости ё аз дўзахиён, агар чи туро илми ончизе ки амр кардаем ё

нахъй кардаем будааст. Локин ту амал қун шояд, ки Худо ба ту тавфиқ диҳад ва ту аз ҷаннатиён гарди. Баъзе аз саҳобагон баъд аз он ки ҳадисҳое, ки оид ба қозову қадар аст шуниданд, гуфтанд, ки ман пеш аз он ки ин ҳадисҳоро шунидам дар чунин кӯшишу ғайрат набудам. Чун паёмбарро аз Эҳтиҷоҷ бо қадар пурсон кардан гуфтанд:

وقال ﷺ لما سئل عن الاحتجاج بالقدر: "اعملوا فکل ميسرا لاما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة." ثم قرأ هذه الآية :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٥﴾ فَمَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَى ٦
وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَيِّسِرُهُ
لِلْيُسْرَى ٧ وَمَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ٨ وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى فَسَيِّسِرُهُ لِلْعُسْرَى ٩
الليل: ٥

«Амал кунед ва ҳар як шахс бар он чизе ки халқ карда шудааст муяссар карда шудааст ».

Касе ки аз аҳли саодат аст ўро ба амали аҳли саодат осони дода шавад ва касе ки аз аҳли шақоват аст, ўро ба амали аҳли шақоват осони дода шавад. Баъд ин оятҳоро хонданд:

«Пас, аммо касе, ки ато ва парҳезгори кард ва дар некӯи (яъне дар ислом) росткори кард, мо зудаст, ки ўро ба кори осон, осони кунонем ва аммо касе, ки баҳили кард ва аз Худо беҳоҷати кард ва дар некӯи дуруғгӯи кард пас зудаст, ки мо ўро ба кори душвор мутаваҷҷиҳ кунем ». Сураи Лайл:-5-10

14- сабабро гирифтан.

Он чизе ки бар бандад мерасад ду чиз аст:

Амре ки варо ҳал бошад ва бандад аз уҳдаи он очиз набошад ва амри дигар онро ҳилаю ҳалле набошад ва бандад дар он ночор бошад. Аллоҳ тъоло мусибатҳоро

пеш аз онки ба вуҷуд ояд бидонад ва донистани ў таъоло маъни онро надорад, ки ў мусибатзадаро ба ин мусибат гирифтор кардааст, балки мусибат бо баъзеи сабабҳо ба вуҷуд омадааст. Агар ин мусибат бо сабабаи кутоҳи аз тарафи худи шахс ва аз бепарвоги ба баъзе сабабҳо ва василаҳое ки инсонро аз мусибат нигоҳ медораду он василаҳоро дин амр кардааст, ки онро истиъмол бикунад, шуда бошад, пас дар ин ҳол ўро бар ин кӯтоҳиаш ва сабабҳою василаҳои табииро истиъмол накарданаш маломат карда шавад. Ва агар ўро дар дафъу бардоштани ин мусибат тоқату қудтаре набошад, ў дар ин ҳолат маъзур аст. Гирифтани асбоб қадар ва таваккалро инкор кардан набошад, балки он ҷузъест аз қадар. Локин чун қадар воқеъ шуд воҷиб аст ки бар он ризо шуда, таслим шуд ва бояд гуфт, ки “Худо ҳаминро тақдир кард ва чизеро ки хост кард”. Аммо пеш аз он ки қадар воқеъ шавад кори банда ин гирифтани сабабҳои машруъшуда ва қадарро бо қадар дафъ кардан аст. Анбиё низ сабабҳою василаҳое ки онҳоро аз душманонашон ҳифз мекунад, истифода кардаанд, агарчанде ки онҳо бо ваҳӣ ва ҳифзи Худо муайяд ва ёрдам дода шудаанд. Ҳатто паёмбари мо ки саййиди мутаваккилин ҳастанд, бо вуҷуди тавккулашон ба парвардигорашон асбобро мегирифтанд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٦﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قِيلُّ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
تَخَافُونَ أَن يَخْطُفَكُمُ النَّاسُ فَاعْوَنُوكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿٦﴾  الأَنْفَال: ٦

Худованд мефармояд:

«Он ҷизе ки аз қуввату қудрат ва риботи асб метавонед бар зидди онҳо (яъне душманон) тайёр кунед. Бо ин кор душмани Худои таъоло ва душманонро метарсонед». Сураи Анфол:160

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٥﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَلْكُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ أُنْشُورُ ﴿١٥﴾ الْمَلَك: ١٥

Ва боз мефармояд:

«Аллоҳ таъоло оне аст ки заминро барои шумоён хор ва залил гардонид, пас дар рӯи он бигардед ва аз ризқаш бихӯред ва ба сӯи Худост зиндашудан».

Сураи Мулк:15

قال ﷺ: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان." [رواه مسلم].

Паёмбар саллалоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд:

«Муъмини бо қувват беҳтар ва маҳбубтар аст дар назди Худо аз муъмини нотавон ва дар ҳарду некӯи ҳаст. Он чизе ки туро фоида диҳад ба он ҳарис бош ва аз Худо ёрдам бипурс ва оғизу нотавон нашав. Чун туро ягон чизе расад нагӯй ки агар чунин мекардам чунин мешуд ва лекин гӯй ки тақдир кард Худованد ва он чизеро ки хост кард, зоро қалимаи агар дари шайтонро боз кунад». *Муслим ривоят кардаанд*

15- Ҳукми касе ки қадарро инкор мекунад.

Касе ки қадарро инкор мекунад, ба дурусти яке аз аслҳои бузурги Исломро инкор карда, бо ин кор кофир шудааст. Баъзе аз гузаштагон мегӯянд:

Қадарияро бо илм мунозара кунед, агар қадарро инкор карданд кофир гаштанд ва агар ба он икрор шуданд мағлуб шаванд.

16- Самарҳои имон ба қадар.

Самараҳои имон ба қадарро самараҳои некӯ ва хуб буда, барои уммат ва ҳар як фарди он фоидаҳои зиёде дорад ки аз ҷумлаи он:

а) Ӯ навъҳои гуногуни ибодатҳои солеҳа ва сифатҳои ҳамидаро самара диҳад. Монанди ихлос, таваккал ба Худо, тарс аз Ӯ ва умеду гумони нек ба Худо, сабру тоқат ва

куват, ноумедиро шикастан, ба Худо рози шудан, Худоро дар шукру хурсандиву фазлу раҳмат танҳо донистан, ба ўхоксори ва тавозўъ кардан, тарки кибриёю худбини. Ҳамчунин дар роҳи Худо садақа додан, шуҷоатмандиву пешқадами, қаноат ва иззати нафс, ҳиммати баланд, Ҷиддият дар корҳо, дар сахтиву роҳат мӯътадил будан, аз ҳасаду Эътиroz дур будан, ақлро аз хурофоту ботилҳо озод кардан ва дар нафс роҳату ороми омадан.

б) Оне ки ба қадар имон меоварад дар ҳаёташ рост роҳ гашта, нозу неъматҳо ўро аз роҳ назанад ва бо омадани мусибат ноумед нашавад ва яқин донад, ки он чизе ки аз балоҳо ба ў расидааст, ҳама ба тақдири Худо аст ва ў дар навбати худ ҳеч парешон ҳам нагардад, балки сабр карда, савобро аз Худо мунтазир шавад.

в) Имон ба қадар мӯъминро аз сабабҳои гумроҳи ва оқибати бад нигоҳ дошта, ба ў дар роҳи рост кӯшишу ғайрати доимро ва ва бисёр кардани корҳои некӯиро ва аз гуноҳҳо дур буданро самара диҳад. Имон ба қадар барои мӯъмин дар балову мусибат бо дили устувор истодан ва гирифтани сабабҳоро самара диҳад.

قال ﷺ: "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَمْرَهُ كُلُّهُ لِحَيْرٍ، وَلَيْسَ ذَلِكُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ". [رواه مسلم].

Паёмбар саллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд:

(Аҷабаст кори мӯъмин, ки ҳама кораш барои ў нек аст ва ин танҳо барои мӯъмин аст чун ўро хурсандие бирасад шукр гузорад ва ўро нек бошад ва чун ўро бади ва зараре бирасад сабр кунад ва ўро нек бошад) Муслим ривоят кардаанд.

Аркони Имон

Рукни аввал: Имон ба Аллоҳ азза ва ҷалла:

- 1-Аҳамияти тавҳид:
- 2-Таърифи ибодат:
- 3-Далелу Ҳуҷҷатҳои тавҳиди Ҳудо.

Рукни дуввум: Имон ба фариштагон:

- 1-Манзилаи имони ба фариштагон дар дин ва ҳукми он:
- 2-Имон ба фариштагон чигуна аст:

Рукни саввум: Имон ба китобҳо:

- 1-Ҳақиқати имон бар китобҳо:
- 2-Ҳукми имон бар китобҳо:
- 3-Иҳтиёчи мардум ба китобҳо ва ҳикмати фиристода шудани китобҳо:
- 4-Чигунагии имон бар китобҳо:
- 5-Қабул кардани хабарҳои китобҳои гузашта:
Китобҳои осмоние, ки зикрашон дар Қуръон ва ҳадисҳо омадааст:

Рукни чаҳорум: Имон ба пайғамбарон:

- 1-Имон ба пайғамбарон:
- 2-Ҳақиқати паёмбари:
- 3-Ҳикмат аз фиристодашудани паёмбарон чи бошад:
- 4-Вазифаҳои паёмбарон:
- 5-Ислом дини тамоми паёмбарон бошад:
- 6-Паёмбарон башар буда ғайбро надонанд:
- 7-Бегуноҳ будани паёмбарон:
- 8-Оятҳо ва нишонаҳои паёмбарон яъне мӯъчизаҳо):

Рукни панҷум:Имон ба рузи ҷазо:

- 1-Имон ба рузи ҷазо:
- 2-Чигунагии имон ба рузи қиёмат:
- 3-Самараи имон ба рӯзи ҷазо:

Рукни шашум: Имон ба қазову қадар:

- 1-Таърифи қадар ва аҳмияти имон ба қадар:
- 2-Мартабаҳои қадар:
- 3-Қисмҳои тақдир:
- 4-Ақида ва назардошти гузаштагонамон оид ба қадар:
- 5-Ҷамъ байни оғариниши Худо ва феъли бандар:
- 6-Оне ки бандаро дар қадар воҷиб бошад:
- 7-Ба қазову қадар рози шудан:
- 8-Ҳидоят ду навъ мешавад:
- 9-Ирода дар китоби Худо бар ду навъ аст:
- 10-Сабабҳое ки қадарро дафъ кунад:
- 11-Бо қадар далел кардан:
- 12-Сабабро гирифтан:
- 13-Хукми касе ки қадарро инкор мекунад.
- 14-Самараҳои имон ба қадар